

# **ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН**

*Ба ҳуқуқи дастнавис*

**УДК: ТДУ 809.155.0**

**ББК: ТБ 81.2 (2Т)**

**3 - 35**

**ЗАРИПОВ АЛИШЕР НАЧМУДИНОВИЧ**

**ПАЖУҲИШИ ВОЖАГОНӢ-МАҶНОӢ ВА СОХТОРИИ  
ИСТИЛОҲОТИ ОСОРХОНАШИНОСӢ  
ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

## **АВТОРЕФЕРАТИ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади  
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси  
10. 02. 01 – Забони тоҷикӣ

**Душанбе – 2022**

Диссертатсия дар кафедраҳои филологияи араб ва таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода гардидааст.

**Роҳбари илми:**

**Сайфиддин Назарзода** – доктори илми филология, профессор, узви вобастаи АМИТ, мудири шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

**Муқарризони расмӣ:**

**Шоқиров Тӯғрал Сироҷовиҷ** – доктори илми филология, профессори кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

**Абдуллоева Гулруҳсор Зиёдуллоевна** – номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

**Муассисаи тақриздиҳанда:** Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Ҳимояи диссертатсия рӯзи «08» декабри соли 2022, соати 13<sup>00</sup> дар ҷаласаи Шурои диссертационии 6Д.КОА-021 и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бо нишони ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, бинои таълимии №10, ошёнаи 1, толори Ш. Ҳусейнзода баргузор мегардад.

Бо мазмуну муҳтавои диссертатсия дар китобхонаи илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишони 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 ва тавассути сомонаи расми [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) шинос шудан мумкин аст.

Автореферат фиристода шуд «\_\_\_\_\_» соли 2022

**Котиби илмии шурои  
диссертационӣ, доктори  
илми филология, профессор**



**Ҷӯраева М.Р.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқ.** Забони тоҷикӣ аз ҷумлаи забонҳое мебошад, ки дар дарозои таърих бо вучуди он ҳама барҳӯрд бо забонҳои қадимтарину пешрафтаи дунё асолати худро нигоҳ доштааст. Албатта, ин далели тавоноии бунёдии ин шоҳай забони ориёй аз даврони бостон то имрӯз мебошад. Аз замони пайдоиши худ забони тоҷикӣ ба ғайр аз назму наср дар заминаҳои илму фан, фалсафаву адаб, мавзӯъҳои сиёсиву иҷтимоӣ ва фаъолиятҳои идориву ҳуқуқӣ ба кор рафтааст. Гувоҳи ин даъво китобҳо ва таълифоти фаровонест, ки дар ҳар яки ин риштаҳо навишта шуда, то имрӯз ба ҷо мондаанд. Дар иртибот ба ин яке аз мавзӯъҳои муҳимми ташаккули вожагони забон дар ҳар давраи таъриҳӣ масъалаҳои истилоҳот дар маҷмуъ ва маҳсусан, истилоҳоти соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ба шумор мераванд.

Истилоҳшиносӣ ба омӯзиши вожагони маҳсус ва мағҳумҳои соҳаҳои муайянни илм машғул аст. Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар ҷамъомади тантанавӣ баҳшида ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин таъқид намуданд: «Дар замони пешрафти бесобиқаи илму техника таҳияи истилоҳ ё истилоҳсозӣ ба сифати омили тавонбахши забон дар ҷомеаи мо аҳаммияти мубрам пайдо кардааст. Ба вучуд овардани забони илм бе таҳияву танзими истилоҳоти соҳаҳои муҳталифи илм ва то ҳадди забони меъёр такмилу сайқал додани он ғайриимкон аст. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки барои тавсеаи доираи қалимасозиҳои мавзӯй, аз қабили истилоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра аз имкониятҳои забони модарӣ ҳамаҷониба истифода карда шавад»<sup>1</sup>.

Таҳлил ва омӯзиши ҳамаҷонибаи вожагон ва истилоҳоти забони тоҷикӣ бо таваҷҷӯҳ ба масоили фавқуззикр, бояд ба таври кофӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа мавриди таҳқиқ ва пажуҳиш қарор гиранд.

Истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун як қисми таркибии истилоҳоти забони тоҷикӣ, аз ҷумлаи он масоиле маҳсуб мешаванд, ки то кунун таваҷҷӯҳи муҳаққиқону пажуҳишгаронро ба таври бояду шояд ба ҳуд ҷалб накардааст. Албатта, чи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷиҳозӣ аз он як қатор таълифоте оид ба самтҳои гуногуни фаъолияти осорхонаҳо (фондӣ, намоиший (экспозитсионӣ), оммавӣ-маърифатӣ (экскурсионӣ), ҳуҷҷатнигорӣ, маҷмуабандӣ (коллексияқунонӣ) ва ғайра) ба табъ расидааст, ки умдатан ҷанбаи илмӣ-оммавӣ доранд. Аммо аз нигоҳи забонӣ мавриди таҳлил қарор додани истилоҳоти осорхонашиносӣ то ҷое аз назари муҳаққиқон дур мондааст. Бинобар ин, аз нигоҳи забоншиносӣ мавриди таҳқиқ ва таҳлили соҳторӣ ва маънӣ қарор гирифтани истилоҳоти осорхонашиносӣ хеле муҳим ва мубрам ба назар мерасад, ки ин навоварии пажуҳиши илмиро нишон медиҳад.

<sup>1</sup> Раҳмон Эмомалӣ. Суханронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Садои мардум. – 2019. – 5 октябр.

Истилоҳоти осорхонашиносӣ ҳамчун яке аз бахшҳои муҳимми забоншиносии тоҷик бар мабнои дастовардҳои вожашиносӣ ва истилоҳшиносии мусир ба риштаи таҳқиқ кашида шуда, барои равшан намудани бисёре аз ҷанбаҳои фарҳанги миллии тоҷикон ва рушди масъалаҳои осорхонашиносӣ дар Тоҷикистон мусоидат ҳоҳад кард.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Фаъолияти гуногунҷабҳаи осорхонаҳо ва осорхонашиносии тоҷик ҷузъи таркибии мероси фарҳангии миллати кӯханбунёди тоҷик маҳсуб меёбад. Пайдоишӯ тараққиёти осорхонаҳо ба талаботи инкишофи ҷомеа вобастагии зич дошта, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши объектҳои табиат ва ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар ҷомеа ногузираанд. Ашёи гуногуни арзишманде, ки дар тули асрҳо ҷамъоварӣ мешаванд, маҳз дар осорхонаҳо ҳифзу нигоҳдорӣ мегарданд. Осорхонаҳо чун тақозои замон баҳри таблиғу ташвиқи мероси таъриҳӣ, арҷузорӣ ба арзишҳои фарҳангӣ, қонеъ гардонидани талаботи маънавӣ ва зебошиносии қиширҳои гуногуни ҷомеа, дарки олами нафосат ва рангорангии фарҳангии моддӣ ва маънавии ҳалқ пайдо шудаанд. Табиист, ки ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши ёдгориҳои табиатро инсон аз замонҳои қадим шурӯъ карда буд, аммо ин раванд дар асрҳои баъдӣ боис гардид, ки осорхонаҳо таъсис ёбанд ва айни замон дар маркази дикқати инсоният қарор дорад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзишу пажуҳиши илми осорхонашиносӣ танҳо аз охири солҳои 20-ум ва аввали солҳои 30-юми асри XX дар замони собиқ Иттиҳоди Шуравӣ оғоз гардида, осорхонаҳо ба муассисаҳои давлатӣ табдил гардианд. Таҳқиқи илмии самтҳои гуногуни фаъолияти осорхонаҳо аз ҷониби олимони рус Т.Ю. Юренева, О.Р. Василева, Т.В. Галкина, Н.И. Рубан, А.В. Ануфриев, Н.А. Томилов, Л.М. Шляхтина, Н.В. Кузина, Н.В. Мягтина, Е.В. Важова мавриди баррасӣ қарор гирифта, баъдан дар асару мақолаҳои олимони тоҷик Г.З. Нуров, А.Қ. Шарипов, Ф. Шарифзода, З.С. Иброҳимов, С.Ш. Марофиев, Ҷ. Ҳомидов ва дигарон идома пайдо кард.

Соли 2010 аз ҷониби ходимони илмии Муассисаи давлатии Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию қишваршиносии ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Панҷакент нахустфарҳанг дар соҳаи осорхонашиносӣ бо номи «Фарҳанги истилоҳоти осорхонашиносӣ (руسӣ-тоҷикӣ)» ба табъ расид, ки он беш аз 1000 вожа ва истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро дар бар мегирад<sup>1</sup>.

Гарчанде дар фарҳанги мазкур баъзе камбудихои соҳавӣ дида мешавад, вале такмили минбаъдаи он барои таҳияи фарҳанги тафсирии осорхонашиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминай хубе ҳоҳад гузошт.

Инчунин, як гурӯҳ муҳаққиқони соҳа дар ин давра доир ба таърихи ташаккулёбӣ ва фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангии осорхонаҳо рисолаҳои номзадӣ аз ҷумла, Г. Нуров “Формирование и развитие музейного дела в

<sup>1</sup> Сайд, Ю. Фарҳанги истилоҳоти осорхонашиносӣ (русӣ-тоҷикӣ) / Ю. Сайд. – Душанбе, 2010. – 48 с.

Таджикистане (30-е годы XX-начало XXI вв.)” [2011], Ф. Шарифзода “Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости (1991-2011 гг.)” [2014], Ҳ. Нурматзода “Созҳои мусиқии коллексияҳои осорхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашма дар омӯзиши таърихи фарҳанги ҳалқи тоҷик” [2020] ва А. Шарифзода “Ганҷинаи дирҳамҳои сомонии Қӯлоб ҳамчун сарчашмаи таъриҳӣ”-ро [2020] ба анҷом расониданд.

Вале аз омӯзиши мавзуи таҳқиқ бар меояд, ки то кунун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таърихи ташаккули истилоҳоти осорхонашиносӣ ва таҳлили соҳториу маъноии онҳо дар забоншиносии тоҷик таҳқиқоти чудогонае рӯйи кор наомадааст.

**Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзузъҳои илмӣ.** Масъалаҳои таҳқиқот бо барномаҳо ба мавзузъҳои таҳқиқоти илмӣ робитаи зич дорад. Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим бозида метавонанд. Мавзуи таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраҳои филологияи араб ва таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.

## ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚ

**Мақсади таҳқиқ.** Мақсад ва ҳадафи асосии таҳқиқ пеш аз ҳама, ба таври дақиқу амиқ фаро гирифтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ мебошад. Бо таваҷҷӯҳ ба воридшавии истилоҳоти фаровони байналмилалӣ дар забонҳои ҷаҳон масъалаи танзими истилоҳоти осорхонашиносӣ бо истифода аз имконоти забони тоҷикӣ ва дарёғти муодилҳои мувоғиқу муносиб аз муҳимтарин вазифаҳои забоншиносӣ ҳоҳад буд. Оид ба ин масъала низ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ишора намудаанд: «Бо мақсади ҳифзи асолати забон ҳангоми истифодаи истилоҳот бояд ҳам зарфияти унсурҳои пойдори забони давлатӣ ва ҳам иқтибосигирии оқilonаву санцида ба таври мутавозин дар мадди назар бошад. Мо бояд аз иқтибосҳои бемавкӯе худдорӣ карда, истилоҳоти иқтибосиро ба табиати забон, соҳтори сарфию нахҷӣ ва низоми овозии он мутобиқ гардонем»<sup>1</sup>.

**Вазифаҳои таҳқиқ.** Вазифаҳои асосии таҳқиқ пеш аз ҳама омӯзиш ва пажуҳиши ҳаматарафаи ҳусусиятҳои вожагонӣ-маънӣ ва соҳтории истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ мебошад. Барои расидан ба ин ҳадаф зимни таҳқиқи мавзузъ мо ба хулосае омадем, ки вазифаҳои зерин бояд ба таври муфассал мавриди таҳқиқ ва баррасии амиқ қарор гиранд:

<sup>1</sup> Раҳмон Эмомалӣ. Суханронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Садои мардум. – 2019. – 5 октябр.

- таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ;
- муайян намудани мағхумҳо ва маҳсусиятҳои истилоҳоти осорхонашиносӣ бо истифода аз фарҳангномаҳои ватаниву хориҷӣ;
- муайян соҳтани тағйири маънои истилоҳоти осорхонашиносӣ;
- гурӯҳбандӣ намудани истилоҳоти осорхонашиносӣ аз рӯйи мавзуъ ва маъно;
- мутобиқ соҳтани истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ бо меъёрҳои забони адабии муосири тоҷик;
- таҳқиқ ва пажуҳиши манбаъҳои пайдоишу ташаккули истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ;
- кумак ба роҳбаладон ва кормандони илмии осорхонаҳо аз ҷиҳати ошноии комил бо истилоҳоти осорхонашиносӣ;
- муайян намудани решашиносии баъзе истилоҳоти осорхонашиносӣ;
- муқаррар соҳтани вижагиҳои соҳторӣ ва маънои истилоҳоти арабӣ, лотинӣ ва фаронсавии соҳаи осорхонашиносӣ;
- омӯзиши таркиб ва соҳтори истилоҳоти осорхонашиносӣ.

**Объекти таҳқиқ.** Объекти таҳқиқи кори диссертациониро истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ ташкил медиҳад.

**Мавзуи (предмет) таҳқиқ.** Мавзуи таҳқиқи диссертатсия пажуҳиши вожагонӣ-маънӣ ва соҳтории истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

**Асосҳои назариявии таҳқиқ.** Дар таълифи диссертатсияи мазкур чун роҳнамои асосии назарӣ оид ба мағхуми истилоҳ ва истилоҳсозӣ усулҳои таҳқиқотии забоншиносон ва донишмандони ватаниву хориҷӣ А.Д. Ҳаютин, Н.П. Кузкин, Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, В.В. Виноградов, А.А. Керимова, М.Н. Боголюбов, В.А. Ефимов, А.А. Грюнберг, Л.Х. Давидова, И.М. Оранский, Д.И. Эделман, В. Капранов, М. Шакурӣ, Д. Саймиддинов, Ш. Рустамов, Т. Бердиева, М.Н. Қосимова, С. Сулаймонов, С. Назарзода, М.Ҳ. Султон, Ф. Амонова, А. Байзоев, П. Нуров, Т. Шокиров, Ш. Исматуллозода, А. Юсупов, А. Муҳаббатов, Б.Н. Ҳакимова, З.Ф. Абдуллоева ва дигарон мавриди истифода қарор гирифтааст.

Ҳамчунин, лозим ба зикр аст, ки дар баҳши назарияи осорхонашиносӣ ва истилоҳоти осорхонавӣ таълифоти донишмандони рус В.Г. Ананев, Н.А. Томилов, Н.И. Рубан, И.И. Резник, О.С. Сапанжа, Т.Г. Горбунова, М.Ю. Юхневич, О.Р. Василева, А.П. Анчиков, Е.В. Важова, Т.В. Галкина, Г.К. Караманова, Е.В. Старинкова, А.В. Лушникова, Л. Скрипкина, А. Лешенко ва донишмандони тоҷик А. Қ. Шарифзода, Г.З. Нуров, Ф. Шарифзода, С. Юнусӣ, Р. Қ. Дӯстова, М. Файзуллоев ва дигарон то андозае дар роҳнамоии масоили назарӣ аз назар дур намондаанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқ.** Равиши таҳқиқи диссертатсияи илмии мазкурро, асосан, методи тавсифӣ ташкил медиҳад. Ҳамчунин дар кор усулҳои умумиилмии мушоҳида, шарҳдиҳӣ, таҳлили вожагонӣ-маънӣ, соҳторӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ ва гоҳҳо усули оморӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

**Сарчашмаҳои асосии таҳқиқ.** Сарчашмаҳои асосии таҳқиқ ва омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносиро луғату фарҳангномаҳои муътабари тафсирии тоҷикӣ-форсӣ, осори илмии муҳаққиқони соҳаи осорхонашиносӣ ва истилоҳшиносӣ ташкил медиҳанд. Дар баробари ин манобеи муҳимми дигари мо асноди фонди осорхонаҳо (китобҳои воридотӣ, инвентарӣ, санадҳо), ашёи осорхонавӣ (ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ, ёдгориҳои санъати тасвирий ва амалӣ, маводи сиккашиносӣ, ёдгориҳои хаттӣ ва ёдгориҳои адабиёти классикии ҳалқи тоҷик) мебошад, ки онҳо хусусияти сарчашмавӣ дошта, барои таҳлил ва муайянсозии истилоҳоти осорхонавӣ маводи хубе мебошанд.

**Навғонии илмии таҳқиқ.** Навғонии асосии таҳқиқ дар он аст, ки то имрӯз оид ба хусусиятҳои соҳторию маъноии истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ диссертатсияи алоҳидаи илмӣ рӯйи кор наомадааст. Ҳамчунин, дар диссертатсия ба таври муфассал маълумот оид ба назарияи осорхонашиносӣ, таърихи ташаккул ва пайдоиши истилоҳоти осорхонашиносӣ, таҳияи аввалин луғату фарҳангномаҳои осорхонавӣ бо забонҳои гуногуни олам, ба гурӯҳҳои мавзӯй, вожагонӣ-маънӣ табақабандӣ намудани истилоҳоти осорхонашиносӣ ва шарҳу тафсири онҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Масъалаи истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ, ки аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Ин истилоҳот ба иқтибосоти арабӣ, фаронсавӣ ва лотинӣ гурӯҳбандӣ шудаанд. Инчунин, нақш ва ҷойгоҳи калимаҳои сода, соҳта, мураккаб ва ибора-истилоҳот дар ташаккули истилоҳоти осорхонашиносӣ муайян гардидааст.

#### **Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Осорхонашиносӣ ҳамчун илми мустақили академӣ дар омӯзиши таъриху фарҳанг, арзишҳои миллӣ, расму оин, анъанаҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нақши басо муҳим ва калидӣ дошта, таҳлил ва таҳқиқи истилоҳоти он як амри зарурест.
2. Таҳлил ва баррасии вожа ва истилоҳоти осорхонашиносӣ аз ҷиҳати забонӣ ҷолиб буда, бори нахуст дар чунин шакл дар забоншиносии тоҷик таҳқиқ гардидааст.
3. Аз рӯйи гурӯҳҳо, мавзуъҳо ва қабатҳои вожагонӣ ҷудо намудани истилоҳоти осорхонашиносӣ (истилоҳоти фондӣ, намоишӣ (экспозитсионӣ), санъати тасвирию амалӣ ва бостоншиносӣ) барои дарк ва фаҳмиши забонии масоили муҳимми осорхонашиносӣ мувофиқи мақсад мебошад.

4. Маъно ва мафҳумҳои мушаххаси баъзе истилоҳоти осорхонашиносӣ бо роҳи овардани муодилҳои арабӣ ва гоҳе муодилҳои фаронсавӣ, испанӣ, олмонӣ ва лотинии онҳо муқаррар карда шудаанд.

5. Баррасии роҳҳо ва усулҳои ташаккули вожаву истилоҳоти осорхонашиносӣ ва нишон додани қолабҳои калимасозии онҳо дар диссертатсия ба таври муфассал таҳлил гардидаанд.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ.** Ба андешаи мо диссертатсияи мазкур аз аҳаммият ҳолӣ нест, зеро он ба таҳқиқу пажуҳиши назарӣ ва амалии яке аз масъалаҳои муҳимми илми забошиносӣ-истилоҳшиносӣ ва илми фарҳангшиносӣ-осорхонашиносӣ равона шудааст. Натиҷаи таҳқиқи рисола, ки дар ҷараёни таҳқиқ ба даст овардем, метавонад дар омӯзиши масъалаҳои илмии истилоҳшиносӣ ва осорхонашиносӣ ба таври васеъ истифода шавад. Осорхонашиносон, бостоншиносон, санъатшиносон ва маҳсусан, роҳбаладон ва ходимони илмии осорхонаҳо метавонанд маводи мазкурро дар фаъолияти кории ҳуд ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди истифода қарор диҳанд, зеро вожаву истилоҳоти самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳо маҳсусан, фаъолияти фондӣ ва намоишӣ (экспозитсионӣ) ба шакли возеҳ шарҳу тафсири ҳудро ёфтаанд.

Маводи диссертатсия метавонад ҳамчун курси “Осорхонашиносӣ” ва “Истилоҳоти осорхонашиносӣ” дар ҷараёни таълим ва омӯзиш дар муассисаҳои таҳсилоти олий ва ҳамчунин ҳангоми таҳияи воситаҳои таълимӣ оид ба истилоҳшиносӣ барои донишҷӯён истифода шавад.

**Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия дар мавзуи «Пажуҳиши вожагонӣ-маънӣ ва сохтории истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тоҷикӣ мувофиқат мекунад.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Саҳми шаҳсии муаллиф аз муайян намудани ҳадаф ва далелноккунии вазифаҳои таҳқиқ иборат буда, дар ҷамъоварии маводи зарурӣ, коркарди он, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърузаҳои илмӣ доир ба мавзуи таҳқиқ зоҳир мегардад. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиёда аз панҷсолаи муаллиф буда, дар шакли диссертатсияи мукаммал ба анҷом расидааст. Ҳамчунин тарзи навишт, гузориши масъала ва сабки диссертатсия саҳми шаҳсии муаллифро нишон медиҳад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраҳои филологияи араб, забони адабии муосири тоҷикӣ, забони тоҷикӣ ва усули таълими забон ва адабиёти тоҷик ва таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (суратҷаласаи №7 аз 15.01.2022) муҳокима гардида, ба ҳимоя тавсия шудааст.

Муҳтаво ва натиҷаҳои диссертатсия дар семинару конференсияҳои ҷумҳуриявӣ (2015-2020) дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва

Муассисай давлатии “Осорхонаи миллии Тоҷикистон” – и назди Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯъҳои “Нақши истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ” (Душанбе, 2016), “Вожаҳои иқтибосӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ” (Душанбе, 2017), “Истилоҳоти фондии осорхона ва вижагиҳои онҳо дар забони тоҷикӣ” (Душанбе, 2018) ва “Нигоҳе ба таърихи истилоҳоти осорхонашиносӣ” (Душанбе, 2019) ба шакли маърузаҳои илмӣ ироа гардидаанд.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Аз рӯйи мавзуи диссертатсия 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла, 4 мақола дар мачаллаҳои тақризшаванди КОА ФР ва КОА ҶТ ва 3 мақола дар мачаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 186 саҳифаи чопи компьютериро ташкил медиҳад.

## ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚ

Дар **муқаддима** доир ба мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, мақсади таҳқиқот, вазифаҳои таҳқиқот, объектҳои таҳқиқот, навғонии илмии таҳқиқот, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот маълумот дода шудааст.

Боби якуми рисола **«Хусусиятҳои вожагонии истилоҳоти осорхонашиносӣ»** ном дошта, аз 3 фасл иборат мебошад.

**1.1. «Масъалаҳои умумии осорхонашиносӣ аз нигоҳи муҳаққиқони вативу хориҷӣ»** номгузорӣ шуда, ба таҳлили маводди назарӣ бахшида шудааст. Таҳқиқот нишон дод, ки бешак вучуди осорхона ба унвони як ниҳоди фарҳангӣ дар ҷомеа бисёр зарурест. Ҳадаф ва мақсади асосии осорхонаҳо бевосита ҷамъоварӣ ва нигоҳдории осори таърихи фарҳангӣ мебошад. Албатта, ҷамъоварӣ ва нигоҳдории осору ашёи таъриҳӣ дар осорхонаҳо таърихи дерина доранд, аммо аз нигоҳи илми имрӯза осорхона дар баробари ҳифз ва нигоҳдошти осори таъриҳӣ, инчунин як маркази бузурги омӯзишу пажуҳиш, маркази фарҳангию фароғатӣ маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, омӯзиш ва пажуҳиши вожагони илми осорхонашиносӣ дар асри кунунӣ амри воқеист.

Тибқи маълумоти муарриҳон, осорхонашиносӣ ҳамчун як риштаи илмӣ нисбатан ҷадид ва таҳқиқнашуда буда, нахустин назарияҳои илмии он дар охирҳои асри XIX дар кишварҳои Аврупо аз ҷумла, Итолиё, Олмон, Фаронса ва Британияи Кабир пайдо шуданд. Роҷеъ ба ин масъала соли 1883 дар шаҳри Дрездени (Саксония) Олмон аввалин мачаллаи илмӣ – таҳассусӣ дар соҳаи осорхонашиносӣ зери унвони «Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunden», (Мачаллаи осорхонашиносӣ ва антиқа), инчунин мақолаи илмӣ таҳти унвони «Музеология как научная дисциплина» (Осорхонашиносӣ ҳамчун фанни

илмӣ) аз ҷониби таърихшиносӣ машҳури олмонӣ, директори осорхонаи «Grünes Gewölbe» (Хазинаи сабз) Иоганн Георг Теодор фон Грассе (1814-1885), аз чоп баромад, ки ин мақола ба фанни осорхонашиносӣ ҳамчун илм асос мегузорад. Илова бар ин як қатор олимон ва муҳаққиқони аврупой дар ин ришта, асарҳои зиёди илмӣ ба табъ расонданд, ки метавон онҳоро бунёдгузорони илми осорхонашиносӣ дар Аврупо номид: Самуэл фон Квикхеберг, Габриел Калтемаркт, Каспар Фридрих Найкел, Иоганн Даниэл Майор, Даниэл Вилгельм Моллер, Леонард Кристоф ва дигарон.

Ҳамин тариқ омӯзиш ва пажуҳиши осорхонаҳо ба унвони як ниҳоди фарҳангӣ (ба таври ихтиёри) дар тамоми манотики ҷаҳон густариш ёфт. Ба ин тартиб илми осорхонашиносӣ аз нимаи аввали асри XX сар карда, дар қишварҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ пеш аз ҳама дар Россия пайдо ва ташаккул ёфт. То ин замон дар Россия ягон маводи илмие, ки ба таври куллӣ тамоми мушкилот ва масоили осорхонашиносиро дарбар гирифта бошад, вуҷуд надошт. Ҳамин тавр солҳои 1920-1924 аввалин маҷаллаи илмӣ зери унвони «Казанский музейный вестник» (Паёми Осорхонаи Қазон) дар ҳачми 16 китобча ва баъдан солҳои 1931 – 1940 маҷаллаи дигар бо номи «Советский музей» (Осорхонаи шуравӣ) ба табъ расид.

Минбаъд низ барои таҳқиқу омӯзиш ва такмилу густариши илми осорхонашиносӣ корҳои илми-тадқиқотӣ ривоҷ ёфта, оид ба ин илм як қатор китобу дастуралхо, фарҳанг ва усули кори онҳо аз ҷониби мутахассисони соҳа ва донишмандони маъруфи рус Д. А. Равикович, М. А. Ариарский, Н. В. Афанасева, О. Н. Бадер, Т. Г. Бутова, А. Ю. Волкович, А. К. Григоров, И. В. Дубов, Ю. В. Зиновева (албатта мо асосан номи қасонеро зикр кардем, ки корҳояшон бевосита ба мавзуи мо даҳл доранд, дар ҳоле ки роҷеъ ба ҷанбаҳои дигари осорхонашиносӣ мақолаҳои фаровон нашр шудаанд) ва дигарон таҳия ва чоп гардианд.

Баъдан дар қишварҳои дигар, чун Эрон, Чин, Тоҷикистон ба осорхона ва нақши созандай он дар ҷомеа диққати маҳсус дода, осорхонаҳои гуногун дар ин минтақаҳо дари худро ба рӯйи тамошбинон боз намуданд. Воқеан, ин сарзаминҳо маҳди тамаддунҳои ҳазорсола буданд, ки аз асрҳои пешин созмонҳову ниҳодҳое шабехи осорхонаҳои қунунӣ бино ниҳода буданд, ки баҳри ҳифз ва нигоҳдошти осори таърихиву китобҳои нодир хизмат мекарданд. Илми осорхонашиносӣ низ баҳри эҳё намудани ин суннатҳои ҷандинҳазорсола ба вуҷуд омад.

Яке аз масъалаҳое, ки дар тамоми осорхонаҳои ҷаҳон ба ҷашм мерасад, надоштани таърифи мушаҳҳаси ин илм мебошад. Пас барои бунёди дурусти пояҳои ин илми ҷавон – осорхонашиносӣ бояд пеш аз ҳама таърифи илмии ин мағҳум ва соҳаи омӯзиши он, яъне осорхонашиносӣ мушаҳҳас ва муайян карда шавад. Аз оғози пайдоиши

ин илм масъалаҳои истилоҳшиносии ин соҳа диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намуда, ба он таваҷҷуҳи бештаре зохир гардид.

Дар диссертатсия оид ба ин масъала андешаҳои мутахассисону донишмандони соҳаи осорхонашиносӣ ба таври муҳтасар оварда шудааст, ки зикри баъзе онҳоро зарур мешуморем.

Энциклопедисти машҳури фаронсавӣ Д. Дидро осорхонаро чунин таъриф кардааст: «Осорхона маконе мебошад, ки он ҷо ашёе ҷамъоварӣ шудааст, ки ба ҳунару илҳом муносибат доранд»<sup>1</sup>.

Муарриҳ ва осорхонашиноси машҳури шуравӣ Б. А. Столяров осорхонаро ҳамчунин маконе меномад, ки он ба ҷамъоварӣ, омӯзиш, нигоҳдорӣ ва намоишдиҳии ашё, ёдгориҳои таъриҳӣ, фарҳанги моддӣ ва маънавӣ, инчуни ин фаъолияти маорифпарварӣ ва тарғиботӣ машғул аст<sup>2</sup>.

Санъатшинос ва донишманди англис Д. Рескин роҷеъ ба истилоҳи осорхона чунин мегуяд: «Осорхона ин маконест, ки тамошои он барои ҳамагон дастрас буда, дар он осори беҳтарин аз миёни оғаридаҳои башар гирдоварӣ шудааст ва ашёи ин боргоҳ эҳтиром ба санъатро ба вучуд меоранд»<sup>3</sup>.

Вобаста ба истифодаи мағҳуми осорхона дар асноди расмии Тоҷикистон бояд ҳаминро қайд кард, ки ин мағҳум дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхона» ба чунин шакл қаламдод шудааст: «Осорхона – муассисаи ғайритичоратии фарҳангӣ, ки бо мақсади дарёфт, бақайдигирӣ, гурӯҳбандӣ, барқароркунӣ, нигоҳдорӣ, таҳқиқ ва намоиши оммавии ашё ва коллексияҳои таърихию фарҳангӣ таъсис дода мешвад»<sup>4</sup>.

Аз муқоиса ва муқобилаи чанд намунаи боло мебинем, ки таъриф ва ташреҳи мағҳуми осорхона дар забони тоҷикӣ аз забонҳои аврупойӣ, аз ҷумла забонҳои англисиву фаронсавӣ тафовутҳои қобили мулоҳизае надорад. Дар ҳама забонҳо мутахассисон таърифҳои ҳамдигарро такмил дода, каме тағиیرу иловажо ворид намудаанд. Пас аз омӯзиши таърифҳои боло ва таҳлилу баррасиҳои ҳамаҷониба гуфта метавонем, ки осорхона маконе мебошад, ки дар он ашё ва осори аз ҷиҳати илмиву таъриҳӣ муҳим ба сурати доимӣ дар маърази тамошои умум қарор гирифтааст.

## **1.2. «Истилоҳоти осорхонашиносӣ ва масъалаҳои назарии истилоҳнигорӣ» унвон гирифтааст.**

Дар воқеъ масъалаи истилоҳ ва истилоҳсозӣ яке аз бахшҳои муҳим ва бағоят маҳсуси илми забоншиносӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, омӯзиш ва таҳқиқи ин соҳа амри воқеист. Ҳадаф ва мақсади асосии

<sup>1</sup> Дидро Д.. Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел / Д. Дидро. – Париж, 1995. – С. 893-894.

<sup>2</sup> Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – С. 20

<sup>3</sup> Рескин Д. Искусство и действительность / Д. Рескин. – М, 2018. – С. 35

<sup>4</sup> Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо”, 28 февраля соли 2004 г., №15 // Ахбори Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2004. – №2. – С. 47.

истилоҳот ҳар чи васеътар, расотар ва равшантару дақиқтар барои аҳли соҳа баён кардани маънои мағхумҳои нав мебошад. Вақте ки дар ҷомеа чунин мағхумҳои нав пайдо мешаванд ва инсонҳоро лозим меояд, ки ба онҳо сару кор дошта бошанд, дар қадами аввал талош мекунанд, то дар забони ҷории худ вожа ё таъбироте пайдо қунанд, ки аз ҷиҳати маъно монандӣ ё наздикий ба онҳо дошта бошанд ва барои аҳли фан ё мардум бештар ошно буда, қодир ба бозтоби маънои мағхуми нав бошанд. Вале ҳангоме, ки дар забон вожаи муносиб барои ифодаи чунин мағхумҳо пайдо нашавад, он гоҳ фаъолияти вожасозии забон ба кор медарояд. Барои таҳаққуки ин амр забон аз захираҳову имконоти дохилӣ ва васоили муҳталифи хеш, аз қабили калимасозӣ мутобиқи суннати роич аз пешванду пасванд ва нимвандҳо истифода мебарад.

Истилоҳоти забони тоҷикӣ таърихи беш аз ҳазорсола дорад. Воқеан ҳам асрҳои IX-X давраи шукурои фарҳангӣ тамаддун, таракқиёти илмҳои ҷомеашиносӣ ва адабиёти бадӣ, инчунин марҳилаи пайдоиши асарҳои зиёди фалсафӣ, динӣ, тиббӣ, ҷуғрофӣ, риёзӣ ва амсоли инҳо барои мардуми тоҷик ба ҳисоб мераванд. Дар ин замона як зумра олимон ва донишмандони бузурги тоҷик ба монанди Абуалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Носири Ҳусрав ва дигарон ба арсаи илм омаданд, ки дар бобати оғаридаи истилоҳоти илмӣ сайъ варзидаанд.

Яке аз нахустин қасоне, ки ба соҳтани истилоҳоти тоҷикии илм даст задааст, аллома Абуалӣ ибни Сино буд. Дар замоне, ки Ибни Сино ба сар мебурд, забони илму адаб арабӣ буд. Аз ин рӯ, асарҳои илмӣ асосан ба ин забон таълиф мешуданд. Абуалӣ ибни Сино дар баробари забони арабӣ, инчунин ба забони модариаш низ асарҳои илмӣ оғаридааст. Яке аз машҳуртарин асари Ибни Сино, ки ба забони тоҷикӣ таълиф шудааст, «Донишнома»-и ӯ мебошад. Ин асар дарбаргирандаи илмҳои мантиқ, риёзӣ, табиат, мусиқӣ ва ғайра мебошад. Муаллиф дар такя ба забони модариаш қӯшидааст, то дар соҳт ва муайянсозии истилоҳоти тоҷикии илмҳои замонаш саҳм гузорад.

Инчунин Абурайҳон Берунӣ бо асари безаволи худ «Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноат- ит-танҷим» ва баъдан Носири Ҳусрав бо асари фалсафиаш «Ҷомеъ-ул-ҳикматайн» тавонистанд истилоҳоти илмии забони тоҷикро муайян созанд. Ин шаҳсиятҳои бузурго метавон поягузорон ва равнақдиҳандагони забони илмии тоҷикӣ номид. Ин ҷараён аз асрҳои IX-X, яъне аз замони зимомдории давлати Сомониён оғоз гардида, то ба имрӯз идома дорад. Аммо истилоҳшиносӣ ҳамчун илми мустақил дар ибтидои асри XX ба арсаи илм ворид гашт.

Дар забоншиносии тоҷик доир ба калимаву истилоҳоти соҳаҳои маҳсуси ҳаёти ҷомеа як қатор таҳқиқоти муҳим ба вуқӯъ пайвастааст, аммо дар таҳқиқи истилоҳшиносии тоҷик масъалаҳои зиёде норавшан бοқӣ мондаанд. Яке аз онҳо баррасӣ ва таҳқиқи истилоҳоти соҳавӣ мебошад, ки бояд бар мабнои осори таълифгардидаи илмӣ ба забони тоҷикӣ, осори адабӣ, маводи матбуоти даврӣ, донишномаҳо

(энсиклопедияҳо)-и умумиу соҳавӣ ва фарҳангу луғатномаҳои мунтасира сурат гирад. Яке аз чунин баҳшҳои соҳавӣ, истилоҳоти илмии соҳаи осорхонашиносӣ маҳсуб меёбад.

Аз ин нигоҳ истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун қабати маҳсуси вожагони забони тоҷикӣ мағҳумҳои мушаххас ва дақиқу амиқро фаро гирифтаст, ки омӯзиш ва таҳқиқи онҳо як амри воқеист.

Осорхонашиносӣ яке аз соҳаҳои мебошад, ки истилоҳоташ дар ҳаёти ҳамарӯзai мардум на ҷандон мустаъмал аст. Аз таҳлил ва таҳқиқи ин доира бар меояд, ки истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ нисбат ба дигар соҳаҳои илм бисёр муракқабу мушкилфаҳм мебошанд. Аз ин ҷост, ки омӯзиши онҳо низ яке аз асоситарин вазифаҳои забоншиносии муосир бояд бошад. Ҳуди ҳаёт ва фаъолияти ходимони илмии осорхонаҳо тақозо менамояд, ки истилоҳоти ин соҳа ба таври дақиқу амиқ омӯхта шаванд. Зоро ҳар тамошобине, ки баҳри шиносӣ аз таъриху фарҳанги миллат ба осорхона ворид мешавад, қӯшиш мекунад то як дониши наве касб намояд. Ҳама он ашёи гаронарзише, ки дар осорхонаҳо ҳифз ва нигоҳдорӣ мешаванд, доронд истилоҳот ва забони хоси таърихио фарҳангӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз ҳодимони илмии осорхонаҳоро зарур аст, ки истилоҳоти соҳаи мазкурро омӯхта, ба тамошобин бо забони содаю оммафаҳм сӯҳбат намоянд.

Таҳқиқот нишон дод, ки инкишофи босуръат ва пешрафти илми осорхонашиносӣ имрӯз ба пайдошавии шумораи зиёди истилоҳоти нави осорхонавӣ, дигаргуншавии (ивазшавии) маъноҳои истилоҳоти кухна ва ба вучуд омадани забони маҳсус оварда мерасонад. Мақсади асосии таҳқиқоти илмии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ омӯзиш, мураттабсозӣ, муайянкуни маънои истилоҳот, муқаррар кардани алоқаи байни онҳо дар забон, банизомдарории истилоҳоти муосири осорхонавӣ, ва мустаҳкамкуни як қатор истилоҳоте, ки нав ба гардиши илмӣ ворид шудаанд, мебошад.

Бояд қайд намуд, ки омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносӣ имрӯз дар тамоми ҷаҳон яке аз масъалаҳои муҳимми инкишофи кори осорхонавӣ ба ҳисоб меравад. Агар мо ба таърихи истилоҳоти осорхонашиносӣ назар афканем, ҳанӯз соли 1965 дар ҷаласаи Конфронси Генералии Шурои Байналмилалии Осорхонаҳо дар шаҳри Нью-Йорк масъалаи истилоҳоти осорхонашиносӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифта, вале дар солҳои баъдина ин масъала дар бâззे давлатҳо маҳдуд карда шуд. Дар ин солҳо, яъне дар давраи «раҳоии музейнигорӣ» (эмансипации музеографии), якчанд маротиба барои таҳия ва мураттабсозии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ қӯшишҳо ба ҳарҷ дода шуд, вале аввалин кишваре, ки дар он лугот ва қалимаҳои ин соҳа ҷамъоварӣ гардид, Ҷумҳурии демократии Олмон буд. Аз соли 1973 шурӯъ карда, дар он ҷо таҳия ва ба шакли фарҳанги соҳавӣ даровардани истилоҳоти ин соҳа оғоз гардид, ки дар натиҷа соли 1975 бо унвони «Луғати муҳтасари кори осорхонавӣ» (Kleines Wörterbuch des Museumswesens) нашр шуд.

Ҳамзамон соли 1974 дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ «Лӯғати муҳтасари истилоҳоти осорхонашиносӣ» аз чоп баромад (соли 1983 он дубора нашр шуд), ки дар шуъбаи осорхонашиносии Институти илмӣ-таҳқиқотии собиқ Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Сотсиалистии федеративии Шуравии Росия (ҳоло Федератсияи Россия) коркард шудааст. Лӯғати мазкур зиёда аз 200 вожа ва истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро, ки бо шарҳу тафсирҳои кутоҳ таъмин шудаанд, дар бар гирифтааст. Албатта, ин кор марҳилаи аввалин ва хеле муҳим дар рушди истилоҳоти осорхонашиносии собиқ Шуравӣ буд, ки он дар як қатор Ҷумҳуриҳои Шуравӣ тарҷума ва нашр шуд. Инчунин, соли 1977 дар ҷаласаи сессияи Шурои Байналмилалии Осорхонаҳо (International Council of Museums) дар шаҳри Москва гурӯҳи корӣ оид ба омӯзиши истилоҳот дар ин раванд ташкил карда шуд, ки вазифаи онҳо омода кардани лӯғати байналмилалии осорхонашиносӣ буд. Институти тармим ва методологияи осорхонавии Венгрия мутобиқсозии ин корро ба уҳда гирифт. Соли 1986 «Лӯғати байналмилалии осорхонашиносӣ» бо кушиши зиёд бо бист забони дунё, нашр шуд.

Дар ин давра (1974-1989) аз ҷониби олимони соҳаи осорхонашиносӣ як қатор лӯғатномаҳои ҳурду бузург бо забонҳои гуногуни ҷаҳон таҳия гардида, рӯйи чоп омаданд. Аз ҷумла, соли 1978 аз ҷониби Й. Бенеш «Лӯғати осорхонашиносӣ» (Muzeoloqicky slovník) бо забони чехӣ, соли 1982 аз ҷониби К. Шрайнер «Лӯғати истилоҳоти осорхонашиносӣ» (Terminologisches Wörterbuch der Museologie) бо забони олмонӣ, соли 1983 аз ҷониби П.В. Менш «Лӯғати осорхонашиносӣ» (Museologisch woordenboek) бо забони голландӣ ва соли 1989 дар Канада «Вожаномаи осорхонавӣ» (Glossary of museology), яъне лӯғати тафсирӣ англисӣ-фаронсавӣ ба нашр расиданд. Ҳама он вожаҳо ва истилоҳоти дар лӯғатномаҳои мазкур истифодашуда масъалаи мубрами муносибатҳои миқёсии осорхонаҳо ва фаъолияти кории осорхонавиро инъикос менамоянд.

Бояд гуфт, ки аввалин лӯғатномае, ки баҳри рушди истилоҳоти осорхонавӣ ва осорхонашиносӣ дар сатҳи байналмилалӣ нақши муассир гузоштааст, ин лӯғатномаи соли 1986 чопшуда, бо номи «Фарҳанги осорхонашиносӣ» (Dictionarium Museologicum) мебошад, ки он 1632 истилоҳи соҳаи осорхонашиносиро дар бар гирифта, бо бист забони дунё мунташир гардидаст.

Мавриди зикр аст, ки имрӯз, пас аз ба истиқлол расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва боло рафтани сатҳи ҳудогоҳии миллии тоҷикон ба соҳаи осорхонашиносӣ диққати маҳсус дода мешавад. Кормандони осорхонаҳо дар ҳама семинару конфронсҳо оид ба таҳқиқу пажуҳиши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ андешаронӣ меқунанд. Азбаски осорхона муассисаи илмӣ ва маърифатӣ мебошад, бояд истилоҳот ва ибораву вожаҳои осорхонавӣ бар асоси меъёрҳои илмии забоншиносӣ баргузида шаванд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин масъала бори нахуст соли

2010 аз чониби ходимони илмии Муассисаи давлатии «Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихӣ-кишваршиносии ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ»-и шаҳри Панҷакент «Луғати мухтасари истилоҳоти осорхонавӣ» (руssий-тоҷикӣ) ба нашр расид (соли 2010 шакли такмилёftai он дубора нашр шуд), ки он беш аз 200 истилоҳи соҳаи осорхонашиносиро дар бар мегирад<sup>1</sup>.

Ҳамин тавр, дар ҷараёни омӯзиш маълум гашт, ки оид ба масъалаи назарии истилоҳшиносӣ ва истилоҳнигорӣ таҳқиқоти зиёде рӯйи кор омадааст, аммо нисбат ба истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ, ки як қисми таркибии истилоҳоти забони тоҷикиро ташкил медиҳанд, пажуҳиши муфассали алоҳидае анҷом наёftааст.

**1.3. «Гурӯҳҳо ва қабатҳои вожагонӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ»** ном гирифтааст, ки он аз 4 зерфасл иборат мебошад.

Дар ин фасл оид ба таркиби вожаҳои соҳаи осорхонашиносӣ, ҷудо кардани қалимаҳо ба гурӯҳҳои мавзӯй ва вожагониву маънай маълумот дода шудааст. Ба андешаи мо гурӯҳҳои мавзӯй (тематикӣ) аз рӯйи ҳусусияти ҳуд дар таркиби ҳуд вожаҳо ва истилоҳотро аз назари мавзӯъ, на аз рӯи робитаҳои вожагониву маънай ба ҳамдигар муттаҳид месозанд. Вожаҳои гурӯҳҳои луғавию маънай (семантиկӣ) аз дохири гурӯҳҳои мавзӯй баромада, тағиироти маънои бо ҳам монанд доранд.

Аз ин нигоҳ истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун қабати маҳсуси вожагони забони тоҷикӣ мағҳумҳои мушахҳас ва дақиқу амиқро фаро гирифтаанд. Аз ин рӯ, барои мо зарур аст, ки истилоҳоти соҳаи мазкурро аз рӯйи гурӯҳҳо ва қабатҳои вожагонӣ ҷудо намуда, мансубияти соҳавию мавзии онҳоро муайян намуда, ҳар яке аз онҳоро шарҳу тавзех дихем.

Истилоҳоти осорхонашиносиро аз рӯйи қабатҳои вожагонӣ ва мавзуву маънай чунин гурӯҳбандӣ намудем:

- истилоҳоти фондии осорхона;
- истилоҳоти намоиши (экспозитсионӣ)-и осорхона;
- истилоҳоти санъати тасвирӣ ва амалии осорхона;
- истилоҳоти бостоншиносии осорхона.

**1.3.1. «Истилоҳоти фондии осорхона»** номгузорӣ шудааст. Истилоҳоти фондии осорхона – гурӯҳи истилоҳот ва қалимаву ибораҳои маҳсусе мебошанд, ки ба фаъолияти фондии осорхонаҳо нигаронида шудаанд. Фаъолияти фондӣ яке аз самтҳои асосии кори осорхона буда, баҳри бақайдигирӣ, нигоҳдорӣ ва омӯзиши ҳама ашё ва коллексияе, ки дар фонди осорхона маҳфузанд, хизмат менамояд. Истилоҳи “фонд” аз қалимаи фаронсавии **fond** гирифта шуда, ба маънои **бунёд** ва **асос** ифода ёftааст. Воеан, фонди осорхона **бунёд** ё **асоси** фаъолияти осорхона мебошад, зоро тамоми паҳлуҳои фаъолияти осорхонавӣ – бақайдигириву феҳристнинорӣ, оммавӣ-маърифатӣ, намоиши-экспозитсионӣ ва илмӣ-

<sup>1</sup> Сайд, Ю. Фарҳанги истилоҳоти осорхонашиносӣ (руssий-тоҷикӣ) / Ю. Сайд. – Душанбе, 2010. – 48 с.

таҳқиқотӣ аз фонди осорхона маншā мегирад. Аз ин рӯ, баъзе муҳаққиқони соҳа **фонди** осорхонаро қалби осорхона мегӯянд.

Вожай **фонд** ҳамчун истилоҳи осорхонашиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба ҳамон шакли фаронсавии **fond** мавриди истифода қарор гирифтааст. Фонди осорхона – маҷмуи ашёи осорхонавӣ ва коллексияи осорхонавӣ, ки ба таври доимӣ дар осорхона қарор доранд ва тибқи қонунгузории амалкунанда мавриди истифода қарор мегиранд. Ҳамзамон дар ин бахш як қатор вожаву истилоҳоти фондии осорхона **коллексия** (маҷмуа, гирдоварда), **дафина** (ганчина), **санад** (хуччат, бурҳон), **фехрист** (номгӯй, рӯйхат), **бойгонӣ** (архив), **ашёи осорхонавӣ**, **хуччатнигорӣ**, **коллексиякунонӣ** (маҷмуабандӣ), **чамъоварӣ**, **хифз**, **нигоҳдорӣ**, **пуррагардонӣ**, **санадкунонӣ**, **даврабандӣ**, **ҷобаҷогузорӣ**, **ҳароратсанҷӣ**, **мураттабсозӣ**, **комиссияи харидорӣ**, **китоби воридотӣ**, **китоби бақайдгириӣ** (инвентарӣ), **шиносномаи илмӣ**, **тавсифи илмӣ**, **рақами осорхонавӣ** ва ғайра ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст.

**1.3.2. «Истилоҳоти намоишии (экспозитсионӣ) осорхона»** роҷеъ ба гурӯҳи истилоҳот ва қалимаву ибораҳои маҳсусе, ки ба фаъолияти намоиший-экспозитсионии осорхонаҳо нигаронида шудаанд, маълумот дода шудааст. Дар воқеъ экспозитсиияи осорхонавӣ дар ҷаҳони муосир ҳамчун як навъи санъат ва фаъолияти мустақил ба ҳисоб рафта, яке аз бахшҳои муҳимтарини осорхона мебошад. Дар ин бахш низ як қатор қалимаву истилоҳоти экспозитсионии осорхона **намоишгоҳ** (экспозитсия), **намоя**, **нигора** (экспонат), **роҳнамоӣ** (экскурсия), **роҳбалад** (экскурсавод), **қафаса** (витрина), **манзара** (диорама), **зермон** (подиум), **амсила** (макет) ва **зернавишт** (этикетка) шарҳу тафсiri худро ёфтаанд.

**1.3.3. «Истилоҳоти санъати тасвирий ва амалии осорхона»** унвон гирифтааст, оид ба гурӯҳи истилоҳот ва қалимаву ибораҳои маҳсусе, ки ба инъикоси ҳунари наққошӣ ё тасвирий дар фаъолияти осорхонаҳо нигаронида шудаанд, маълумот медиҳад. Санъати тасвирий ё наққошӣ яке аз бахшҳои муҳимми фарҳанг ва сарвати маънавии ҳар як миллат буда, намунаҳои олии ин ҳунар дар бузургтарин осорхонаҳои ҷаҳонӣ ба маърази тамошо гузошта шудаанд.

Бояд гуфт, ки агарчанде санъати тасвирий ва амалий ҳамчун як навъи ҳунар ба шакли алоҳида вучуд дошта бошад ҳам, vale oafariдаҳои ҳунармандон (мусаввараҳо, қаламкашиҳо, кундал, кандакориҳои рӯйи чуб, нимпайкараҳо ва ғайра) ҳамчун нигора ё ашёи ҳунарий дар осорхонаҳо ҷамъоварӣ, хифз ва муаррифӣ мешаванд. Ҳатто солҳи 30-юми асри XX дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани ҳаёти маънавии ҷомеа, аввалин осорхонаҳои муттаҳидаи санъати тасвирий ва таърихӣ-кишваршиносӣ таъсис дода шуданд, ки як қисми муҳимми коллексияи осорхонҳои мазкурро осори санъати тасвирий ва амалий ташкил медод.

Аз ин рӯ, вожаву ибораҳои санъатаи тасвирий ва амалӣ дар фаъолияти осорхонаҳо корбурди васеъ дошта, як ҷузъи муҳимми таркиби истилоҳоти осорхонашиносиро ташкил медиҳанд.

Худи истилоҳи **наққошӣ** яке аз мағҳумҳои калидӣ ва асосии санъати тасвирию амалӣ ба шумор меравад. Вожаҳои ҳаммаъни он дар забони муосири тоҷикӣ калимаҳои **нигоргарӣ**, **рассомӣ**, **сураткашӣ**, **чехрапардозӣ**, **суратгирӣ**, **нақшбандӣ** ва ғайра корбурди васеъ доранд. Муодили вожаи **наққошӣ** дар забони италиявӣ **disegno**, дар забони олмонӣ **malend-malerei** ва дар забони англисӣ **drawing** мавриди истифода қарор гирифтааст. Ин истилоҳ дар ҳама забонҳои зикргардида, ба маъни ҳунар ва амали наққош ё гулкории рӯйи чизе маънидод гардидааст. Шахсе, ки ин навъи ҳунар аз ҷониби ӯ амалӣ мегардад, **наққош, рассом, мусаввир, кандакор ё ҳаккок** номида мешавад.

Ҳамзамон дар ин зерфасли диссертатсия вожаву истилоҳоти марбут ба ин навъи ҳунар **галерея** (нигористон, нигорхона), **натюроморт** (табииати бечон), **пейсаж** (манзаранигорӣ), **портрет** (чехранигорӣ), **автопортрет** (пайкаранигорӣ), **ранг**, **акварел** (обранг), **дурнамо**, **композитсия** (устухонбандӣ, таркиббандӣ), **мозаика** (ҳотамкорӣ), **жанр** (навъ), **орнамент** (нақшунигор), **гравюра** (кандакорӣ, ҳаккокӣ), **барелеф** (барҷаста), **эскиз** (хомтарҳ), **скулптура** (муҷассамасозӣ, пайкараторошӣ), ва **гуаш** (чилоранг) мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

**1.3.4. «Истилоҳоти бостоншиносии осорхона»** таҳқиқ гардидааст. Истилоҳоти бостоншиносии осорхона – гурӯҳи истилоҳот ва калимаву ибораҳои маҳсусе мебошанд, ки ба фаъолияти бостоншиносии осорхонаҳо нигаронида шудаанд. Бостоншиносӣ илмest, ки таърихи гузаштаи инсоният, урфу одат, расму ойин, анъана, фарҳангӣ ва сиёсии ҳар як миллатро аз рӯйи осори моддӣ меомӯзад. Бояд тазаккур дод, ки як гурӯҳи маҳсусан муҳимми ашёи осорхонавиро бозёфтҳои бостоншиносӣ (намунаҳои нодири сафолӣ, сангӣ, филизӣ, шишагӣ, ҷавоҳироти зиннатӣ, майшӣ, муҷассама ва ғ.) ташкил медиҳанд. Ҳатто яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти осорхонаҳо ташкили ковишиҳои бостоншиносӣ мебошад, зоро ба ин васила фонди осорхона бо нодиртарин осори таърихӣ мукаммал гардонида мешавад.

Аз ин лиҳоз бостоншиносӣ дар баробари вазифаву мақсад ва методика, ҳамчунин дорои калимаву ибораҳо ва истилоҳоти хоси худ мебошад, ки онҳо дар навбати худ як қисми таркибии истилоҳоти осорхонашиносиро ишғол намудаанд.

Яке аз серистеъмолтарин истилоҳи соҳаи бостоншиносӣ вожаи **ковиши** маҳсуб мейбад. Мураттибони “Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ” вожаи мазкурро чунин шарҳ додаанд: 1. **Ковиши** - кандани замин дар ҷустуҷӯи осори атиқа ё конҳо, ҷустуҷӯ, тафаҳҳус<sup>1</sup>. Аммо дар забони муосири тоҷикӣ, маҳсусан дар забони илми бостоншиносӣ вожаҳои

<sup>1</sup> Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз 2 ҷилд. –Душанбе, 2010. – Ҷ.1. – С. 643.

арабии ҳаффорӣ ва ҳафриёт корбурди васеътар доранд. Масалан: ҳафриёти бостоншиносӣ, ҳафриёти байналмилаӣ, ҳафриёти Кухи Мӯғ, мавзеи ҳаффоришуда ва ғайра. Вожай тоҷикӣ қовиши, ки аз феъли – қауидин /kavidan/ гирифта шудааст, муродифи қалимаи ҳаффорӣ буда, дар забони тоҷикӣ камистеъмолттар аст.

Ҳамзамон як қатор вожаву истилоҳоти соҳаи бостоншиносӣ **экспедитсия** (сафари илмии як гурӯҳ одамон ба ҷои муайян), **бозёфт** (гурӯхи маҳсуси ашёи осорхонавӣ, ки дар ҷараёни қовишиҳои бостоншиносӣ ё тасодуфан ба даст омадааст), **ангоб** (маҳлули гилие, ки болои зарфҳои қулолӣ молида мешавад), **олат** (асбобу афзори сангиро гӯянд, ки аввалин маротиба инсони ибтидой соҳт ва онҳоро барои буридан, сӯроҳидан, қандан, тарошидан ва пӯст кардан истифода менамуд), **бошишгоҳ** (ҳар ҷой ё маконеро гӯянд, ки тули вақти кутоҳ ё дурудароз инсони ибтидой он ҷойро ҳамчун маскани доимӣ ва ё макони зисти муваққатии худ қарор медод), **шурф** (чукурие, ки барои тафтиш кардани қабатҳои маданий ва омӯзиши стратиграфӣ-хронологии он кофта мешавад), **қабр** (дағнгоҳи инсон мебошад, ки болояш хоктӯда қашида шудааст ё онро надорад. Гурӯхи ин гуна қабрҳоро дар илми бостоншиносӣ қурғонҳо низ мегӯянд), **материк** (замини асливу тозаест, ки то ҳол бошишгоҳи одамон нашудааст), **ҷом** (зарфи маҳсусест, ки аз қадим дар байни ҳалқҳои ҷаҳон маъмул буда, барои нӯшидани машрубот истифода мешуд), **ҳум** (як навъ зарфи қалони бедастаи сафолиро гӯянд, ки дар он об, мусаллас, шиннӣ, ғалла, орд, равған ва дигар маводди озуқа захира мекарданд), **қӯза** (як навъи қадимтарини зарфи сафолинест, ки аз ҳум ҳурд ва дастадор мебошад) ва ғайра шарҳу тавзех дода шудаанд.

Боби дуюми рисола ба **«Таркиби луғавии истилоҳоти осорхонашиносӣ»** бахшида шудааст, ки он аз 5 фасл иборат мебошад.

**2.1. «Истилоҳоти аслан тоҷикӣ»** унвон гирифтааст. Зимни омӯзиш ва ҷустуҷӯ маълум гардид, ки як қабати муҳимми таркиби луғавии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро вожаҳои аслан тоҷикӣ, ки аз шаклҳои муҳталифи вожасозӣ маншаш гирифтаанд, ташкил медиҳанд. Диссертант қушиш намудааст, то вожаву истилоҳоти тоҷикӣ ин соҳаи илмро бо истифода аз фарҳангномаҳои мӯътабари форсӣ-тоҷикӣ муайян намояд. Муҳимтарин вожаҳои тоҷикӣ **намоиш, нигора, ангора, толор, ёдгорӣ, боздид, ганҷина, арзиш**, ва ғайра мебошанд, ки дар фаъолияти осорхонавӣ корбурди васеъ доранд.

**2.2. «Истилоҳоти иқтибосӣ»** баррасӣ мегардад, ки чун аз забонҳои дигари дунё вожаву таркибҳо, истилоҳоти зиёде ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ доҳил гардида, яке аз омилҳои табиии бою ғанӣ гаштани он гардидаанд. Ин масъала аз дер боз таваҷҷӯҳи пажуҳишгарони зиёдро ба худ ҷалб карда, ба қадри кофӣ аз ҷониби забоншиносон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Аз донишмандони қиҷвар тақрибан қасеро пайдо карда наметавонем, ки дар таълифот ва таҳқиқоти худ ба

ин масъала рўй наоварда бошад. Аммо боз паҳлухои норавшан дар ин самт боқӣ мондааст. Аз ин рӯ, дар ин бахши рисола ин масъалаи мубрәми истилоҳшиносӣ, яъне нақши истилоҳоти иқтибосӣ дар нигоришоти илмии забони тоҷикӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад ва мо ба таври фишурдаю мухтасар назари хешро перомуни он иброз дошта, умед бар он мебандем, ки минбаъд ин мавзуъ мавриди омӯзишу пажуҳиши амиқи олимони забоншиносӣ тоҷик қарор хоҳад гирифт.

Дар ин бахш мо вожаҳои иқтибосиро ҷузъи муҳимми таркиби луғавии забон дониста, андешаву мулоҳизаҳои донишмандону забоншиносонро дар ин маврид зикр намудаём.

Аз ҷумла, Маликушшуаро Баҳор, ки аз саромадони таҳқиқи забону адаби форсӣ ба шумор меравад, дар китоби маъруфи худ «Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури забони форсӣ» таърих ва рушду такомули насрӣ форсиро мавриди баҳс қарор дода таҳаввулот ва дигаргуниҳои таркиби луғавии забони форсиро аз давраҳои пеш аз ислом то рӯзгорони мо таҳлил ва арзёбӣ кардааст. Вай ба таври муфассал дар ҳусуси манобеъ ва сарчашмаҳои такмили забони форсӣ аз ҳисоби қалимаҳои иқтибосӣ таваққуф карда, онҳоро аз лиҳози мансубият ба забонҳои лотинӣ, юнонӣ, оромӣ, ҳабашӣ, туркиву мугулӣ ва ҳиндиву арабӣ чудо мекунад. Муаллиф таъқид мекунад, ки забони форсӣ дар тули таърихи куҳансоли ҳеш бо забонҳои гуногун барҳӯрд карда, вожаҳои фаровоне аз онҳо ба орият гирифтааст, ки мағҳум ва маъноҳои мухталифро ифода мекунанд<sup>1</sup>.

Ҳамин тавр нуфузи басуръати қалимаҳои бегонаро дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мо дар тамоми марҳилаҳои инкишофи назму наср, маҳсусан оғози рушду такомули он мушоҳида мекунем ва илми осорхонашиносӣ аз он истисно нест. Дар натиҷаи таҳқиқ ва пажуҳиши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ба мо маълум гашт, ки қисми зиёди истилоҳоти соҳаи мазкурро вожаҳои иқтибосии арабӣ, фаронсавӣ ва лотинӣ бо риояи меъёрҳои иқтибос ташкил медиҳанд.

**2.3. «Истилоҳоти арабии осорхонашиносӣ»** номида шудааст. Дар натиҷаи пажуҳиш маълум гардид, ки як қисми истилоҳоти илмии осорхонашиносиро вожаҳои арабӣ ташкил медиҳанд, ки ин чиз дар навъи худ як падидай табиӣ ба ҳисоб меравад, зеро баъди футухоти араб забони арабӣ дар доираҳои илмию расмии тамоми сарзамини исломӣ, аз ҷумла Эронзамин пазиро гардид. Ҳароина забони арабӣ дар Шарқӣ Наздику Миёна вазифаи забони байналмилалиро адо мекард, он чунон ки баъдтар дар Аврупои асрҳои миёна забони лотинӣ ҳамин мақомро соҳиб буд. Ин давраи дуру дарози таъриҳӣ, аз як тараф, боиси зиёд гардидани үнсурҳои луғавии бегона дар таркиби луғавии забони адабии тоҷик гардида бошад, аз тарафи дигар, таркиби луғавии забонро бо қалимаҳои зарурӣ мукаммал намуд.

<sup>1</sup> Муҳаммад, Т.Б. Сабкшиносӣ ё таърих, татаввури насрӣ форсӣ, дарсечилд / Т.Б. Муҳаммад. – Техрон. 1349/1970. – С. 197.

Лозим ба ёдоварист, ки таъсири забони арабӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ бештар эҳсос мешавад. Аз ин рӯ, мо шарҳи муфассали иқтибосоти арабиасли **осор**, **мерос**, **хифз**, **тармим**, **маъраз**, **ҳафриёт**, **ҷаззобият**, **асл** ва **ҳадя** – и соҳаи мазкурро антом додем.

Дар баробари ин як төйдод истилоҳоти осорхонашиносӣ мавҷуд аст, ки дар натиҷаи калимасозӣ, ки ҷузъашон арабӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-арабӣ ва арабӣ-арабӣ мебошанд, соҳта шудааст:

а) истилоҳоте, ки як ҷузъашон арабӣ ва ҷузъи дигарашон тоҷикӣ мебошанд: **осорхона**, **аҷоибхона**, **маҳфузгоҳ**, **сайрнома**, **ҷамъоварӣ**, **амсиласозӣ**, **тармимгар**;

б) истилоҳоте, ки як ҷузъашон тоҷикӣ ва ҷузъи дигарашон арабӣ мебошад: **роҳбалад**, **сармуҳофиз**;

в) истилоҳоте, ки ҳарду ҷузъашон арабӣ мебошанд; **ҳатсайр**;

Ҳамин тавр аз мисолҳои боло дида мешавад, ки иқтибосоти арабии соҳаи осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ серистеъмоланд.

**2.4. «Истилоҳоти фаронсавии осорхонашиносӣ»** мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар дарозои таъриҳ дар натиҷаи рӯйдодҳо ва ҳодисаҳои таъриҳӣ дар баробари ҷоҳонҳои арабӣ, юнонӣ ва русӣ, инчунин калимаҳои фаронсавӣ низ ба забони тоҷикӣ ворид гардидаанд, ки омӯзиш ва таҳқиқи онҳо як амри зарурӣ мебошад. Истифодаи ҷоҳонҳои фаронсавӣ дар фаъолияти осорхонаҳо аз аҳаммият ҳолӣ нест. Бисёре аз ҷоҳонҳои фаронсавие, ки дар соҳаи осорхонашиносӣ мавриди истифодаи мутахассисони соҳа қарор гирифтаанд, то ҳол маънӣ ва мағҳумҳои аввалини худро ҳифз карданд. Масалан яке аз машҳуртарин ва серистеъмолтарин калимаи фаронсавӣ ҷоҳонҳои **витрина** аст, аммо аз замони вуруди он ба забони тоҷикӣ то имрӯз ба ҳамон шакл ва маънои аслиаш ба таври васеъ мураввааҷ мебошад. Ҳарчанд, ки дар фарҳангномаҳои мутабари форсӣ-тоҷикӣ мӯодили он қафасаи **шишагӣ** ва **равзанаи шишадор** сабт шудааст. Аммо истифодаи калимаи **витрина** дар муқоиса ба иборавожаҳои қафасаи **шишагӣ** ё **равзанаи шишадор** пазириши беҳтареро дар миёни осорхонашиносон қасб намудааст. Зоро он бисёр оммафаҳм, умумиистеъмол ва сермаҳсул аст.

Ба монанди ин истилоҳоти дигаре чун **этикетка** (зернавишт), **муляж** (банақшагирӣ), **модел** (намуна, намуд), **буқлет** (китобча), **код** (рамз), **архитектура** (меъморӣ), **фонд** (бунёд, асл), **демонтаж** (барҷидан), **дезинфексия** (безарарагардонӣ), **дублет** (**ҳаммонанд**), **вернисаж** (ифтиҳия) ва ғайра вучуд доранд, ки дар рисола ба таври муфассал шарҳу тавзехи худро ёфтаанд.

**2.5. ба «Истилоҳоти лотинии осорхонашиносӣ»** баҳшида шудааст. Забони лотинӣ дар тули таъриҳ ҳамчун забони илм дар рушду инкишофи забони тоҷикӣ мавқеи муҳим дорад. Ҳамчунин бисёр калимаю истилоҳоти соҳаҳои гуногун ба вижа истилоҳоти осорхонашиносӣ, ки аз

забони лотинӣ ба воситай забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид гардида, дар забони омма маъмул шудаанд.

Яке аз серистифодатарин истилоҳоти лотинии соҳаи осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ калимаҳои **реставратсия** – *restauratio* – барқарорсозӣ ва **консерватсия** – *conservatio* – таҳқим мебошанд. Муодили **реставратсия** дар забони арабӣ калимаи **тармим** истифода мешавад, ки маъни луғавии он мараммат кардан, ислоҳ кардан, бозсозӣ кардан ва ё бартараф соҳтани камбузиҳои дар ҳар чизро гӯянд. Ва истилоҳи лотинии он, яъне **реставратсия** ифодагари маъноҳои болост. Истилоҳи “**консерватсия**” дар луғат ба маъни устувор доштан, мустаҳкам намудан, боз ниҳаҳдоштани чизе аз нобудшавӣ ва ислоҳ кардан омадааст. Аммо калимаҳои мазкур ҳамчун истилоҳи осорхонашиносӣ ба маъни тармим ва таҳқими ашёи осорхонавие, ки бо гузашти замон шакли аввалияи худро аз даст додаанд ё таҳриб шудаанд, истифода мешаванд.

Ҳамчунин як қатор истилоҳоти лотинии соҳаи осорхонашиносӣ **имитатсия** (тақлидкорӣ), **куратор** (сарпараст), **ауксион** (музояда), **атрибутсия** (тавсиф), **дубликат** (азнавбарорӣ) ва ғайра дар ин баҳш мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Боби сеюми рисола «**Вижагиҳои соҳтории истилоҳоти осорхонашиносӣ**» унвон дошта, аз 5 фасл иборат мебошад.

### **3.1. «Маълумоти мухтасар дар бораи меъёрҳои вожасозӣ дар забони тоҷикӣ» номгузорӣ шудааст.**

Вожасозӣ яке аз роҳҳои асосӣ ва маъмули ғановатмандии таркиби луғавӣ буда, дар қатори масъалаҳои гуногуни сарфу наҳв дар забоншиносӣ мавқеи муҳим дорад. Тадқиқи калимасозӣ ва муайян намудани қонунҳои дохилии забон дорон аҳаммият ва зарурати маҳсус мебошад. Инро вазъи таркиби луғавӣ, корбурди қолабҳои анъанавӣ ва нави калимасозӣ, васеъ гаштани доираи истифода, маъно ва вазифаи нав касб намудани унсурҳои вожасозро талаб менамояд.

Аслан худи истилоҳи “вожасозӣ” бар он далолат мекунад, ки раванди соҳтани калимаҳои аслӣ дар заминаи калима ё ибораҳо тибқи роҳҳо ва қолабҳои дар забон мавҷудбуда аст ё ба таври дигар, раванди тавлиди воҳидҳои забонии наве, ки бо воҳиди ибтидой робитаи бевоситай мазмунӣ дорад, мебошад. Маълум аст, ки калимасозӣ яке аз воситаҳои бой шудани таркиби луғавии забон ба шумор меравад. Ба туфайли ба вожаҳои мустақилмаъни сода ҳамроҳ шудани вандҳои гуногуни калимасоз доираи таркиби луғавии забон вусъат ёфта, онҳо барои ифодаи мағҳумҳои мухталиф хизмат мекунанд.

Дар натиҷаи омӯзиши ҳамаҷонибаи соҳаи осорхонашиносӣ маълум гашт, ки истилоҳоти соҳаи мазкур дар забошиносии тоҷик аз нигоҳи забонӣ то имрӯз таҳлил ва тасниф карда нашудаанд ва аз ҷиҳати соҳтор низ гурӯҳбандӣ нагардидаанд.

Ҳамин тариқ, истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро аз чиҳати соҳтори дастурӣ (грамматикий) ба чунин зайл тақсимбандӣ намудем: истилоҳоти сода, сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳот.

**3.2. «Истилоҳоти содаи осорхонашиносӣ»** пажуҳиш гардидааст. Истилоҳоти сода гуфта, гурӯҳи вожаҳоеро гӯянд, ки аслан дар таркиби худ на пешванду на пасванд дошта, бо хусусияти хоси худ аз дигар истилоҳот ба қуллӣ тавофут доранд. Умуман навъи содаи соҳтори вожаҳо дар ташаккули қалимаҳои забони тоҷикӣ хеле серистеъмол маҳсуб меёбад.

Бояд гуфт, ки вожаҳои сода дар ташаккули қалимаҳои сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳоти ифодакунандай фаъолияти осорхонаҳо нақши асосӣ доранд, зоро тавассути онҳо қалимаҳои зиёде сохта мешаванд. Дар истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ, ки як ҷузъи таркибии истилоҳоти забони тоҷикиро ташкил медиҳад, як қатор қалимаҳои соҳташон содаи асливу иқтибосӣ вучуд дорад, ки ифодакунандай маънову мағҳумҳои гуногуни осорхонавӣ мебошанд. Аз ҷумла, **фонд, ашё, осор, рамз, ҳифз, мерос, толор, сайр, аср, макет, асл, қайд, хунар, нақш, нусха, шарҳ, сикка, нигора, матн, модел, санад, навъ, мавод, қасб, расм, матоъ, шурӯф, жанр, қабр, дайр, тухфа, тамға, қиёс, шуъба, ҳуччат, буклет, қаср, коҳ, ранг, ҷой, сабт, олот, сайёҳ, шурӯ, усул, наасб, нутқ, лоиҳа, сайёр, нодир, қолаб, кор** ва ғайра.

Истилоҳоти мазкур ба он хотир содаанд, ки онҳо бо ҷузъҳои дигар пайваст нагардидаанд ва барои ба вучуд овардани қалимаҳои гуногунсоҳт заминаи муҳим мебошанд.

**3.3. «Истилоҳоти соҳтаи осорхонашиносӣ»** ном гирифтааст. Яке аз роҳҳои ғановатмандии таркиби луғавии ҳар як забон бо усули сарфӣ (морфологӣ) соҳтани истилоҳоти соҳа ба шумор меравад. Дар дарозои таърихи пайдоиш ва ташаккулу рушди забони тоҷикӣ пешванду пасвандҳо ҳамчун яке аз воситаҳои асосӣ барои соҳтани қалимаҳои нав ҷойгоҳи маҳсусро қасб кардаанд.

Бинобар ин аз нигоҳи соҳта истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ, ки бо роҳи сарфӣ соҳта шудаанд, ба чунин тарз гурӯҳбандӣ гардидаанд:

### **1. Бо пешванд соҳта шудани истилоҳоти осорхонашиносӣ**

Мавриди зикр аст, ки на ҳама пешвандҳое, ки имрӯз дар забони тоҷикӣ мавҷуданд, дар оғариниши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ширкат мекунанд. Аз ин рӯ, мо танҳо пешвандҳоеро, ки дар раванди пайдоиши истилоҳоти осорхонашиносӣ нақш доранд, мавриди таҳлил қарор медиҳем:

**а) бо пешванди – боз** (ф. м. *aboz* ва *apac*)<sup>1</sup>. Пешванди **боз** бо асосҳои феъл ҳамроҳ гардида, маънои такрор ёфтани амал ва ба ҳолати аввал баргаштанро ифода мекунад: **бозёфт, боздид, бозгӯ, бозсозӣ, боздошт, бознавис;**

<sup>1</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳангги решашиноҳтии забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 ҳ. – С. 370.

**б) бо пешванди – зер.** Пешванди **зер** аслан бо исм ва ахёнан бо асосҳои феъл ҳамроҳ шуда, ба маъни қисмати поёни ҳар чизе далолат мекунанд: **зернавишт, зермон, зерсутун, зербино;**

**в) бо пешванди – бо** (ф. м. *abāg* - // *apāk*, ф.н. *abā* // *bā*)<sup>1</sup>. Аслан пешванди **бо** бо исмҳои маънидор ҳамроҳ шуда, калимаҳое месозад, ки ифодакунандай маъни дорой ва соҳибият мебошанд: **боарзиш, ботантана, боаззамат, ботачриба, боҳунар;**

**д) бо пешванди – бе** (ф. м. *аве* - // *ape*)<sup>2</sup>. Пешванди **бе** ҳамчун воситаи вожасоз ба маъни набудани аломату хосияти чизе далолат мекунад: **беарзиш.**

Ҳамин тариқ гуфта метавонем, ки агарчанде дар соҳтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ мавқеи пешвандҳо кам бошанд ҳам, аммо ба таври дақиқу амиқ дар соҳтани баъзе истилоҳоти соҳаи мазкур нақши муайян доранд.

## 2. **Бо пасванд сохта шудани истилоҳоти осорхонашиносӣ**

Теъдоди пасвандҳо аз пешвандҳо бамаротиб бештар аст. Ҳамчунин нақши пасвандҳо дар оғаридани вожаҳои истилоҳӣ нисбат ба пешвандҳо равшантар ба назар мерасад. Дар оғариниши истилоҳоти соҳаи осорхонашиносии забони тоҷикӣ албатта на ҳамаи пасвандҳо ширкат меварзанд. Аммо пасвандҳое аз қабили, - **гоҳ, - дон, - гар, - иш, - анда, - ў** ва ғайра аз ҷумлаи пасвандҳое мебошанд, ки дар соҳтани истилоҳоти осорхонашиносӣ нақши қобили мулоҳизаero доранд.

**а) бо пасванди – гоҳ.** Ин пасванд яке аз пасвандҳои фаъоли забони тоҷикӣ дар исмозии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ маҳсуб меёбад. Пасванди мазкур ба калимаҳои гуногун ҳамроҳ гардида, исмҳоеро сохтааст, ки мағҳуми маконро мефаҳмонанд: **намоишгоҳ, тармимгоҳ, маҳфузгоҳ, бошишгоҳ, шабонгоҳ, оташгоҳ, парастишгоҳ, озмоишгоҳ, ҷомагоҳ, мамнӯъгоҳ, оромгоҳ, дағнгоҳ;**

**б) бо пасванди – дон.** Ин пасванд яке аз пасвандҳои маъмули калимасоз дар забони тоҷикӣ ба шумор рафта, ҳанӯз дар забони порсии миёна дар калимасозӣ фаъолона ширкат доштааст. Масалан, пасванди – **дон** дар забони форсии миёна дар шакли - *odān*, форсии қадим ба гунаи \*-*dāna-* ҷойгоҳ, “макон” (ҳиндуаврупой \**dhe-no-*) ба кор рафта, аз решай *dā-* “ниҳодан, қарор додан” сарчашма гирифтааст. Пасванди мазкур бо калимаҳо ҳамроҳ шуда, маъни макон ва зарфиятро ифода мекунад. Бо пасванди “**дон**” ҷунин истилоҳоти осорхонашиносӣ сохта шудааст: **хумдон, устухондон (устадон), сурмадон, бухурдон, қаламдон, ҷузвон, рангдон, сиёҳидон, тирдон, туфдон, ғалладон, обдон, бордон, симобдон, тангадон, намакдон, сочмадон, заҳрдон, гулдон;**

**в) бо пасванди – гар.** Дар забони форсии миёна ин пасванд дар шакли «-gar» ва «-kar», ба назар мерасад ва ҳамчун ҷузъи дуюми

<sup>1</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳанги решашиноҳтии забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 ҳ. – С. 347.

<sup>2</sup> Ҳамонҷо С. 555.

калимаҳои мураккаби форсии қадими «-kara» аз «kar» «кардан» истифода шудааст. Аслан пасванди **гар** бо исму сифатҳо ҳамроҳ шуда, истилоҳоте месозад, ки ба шуғл ва сифати ашхос вобастагӣ дорад. Истифодаи пасванди мазкур дар соҳтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҷашмрас мебошад: **намоишгар, тармимгар, ороишгар, тамошогар, муаррифгар, эҳдогар, гардишгар, ҳифозатгар, омӯзишгар, тавсифгар, таблиғгар, ковишишгар, нигоргар, мисгар, заргар, сафолгар, оҳангар, дуредгар;**

**г) бо пасванди – иш** (ф.м. *isn*, эр.б. *\*-is-na*)<sup>1</sup> ва дар забони авастой дучор намешавад. Пасванди - **иш** дар соҳтани истилоҳоти осорхонашиносӣ фаъол аст: **намоиш, ковишиш, нигоришиш, омӯзишиш, пажушиш, пайдоишиш, гардишиш, арзиш;**

**ғ) бо пасванди – бон** (ф.м – *bān*, ф.б *\*rāna* - ё *\*rāvan*)<sup>2</sup>. Пасванди **бон** дар забони муосири тоҷик исмсоз буда, исми шахс месозад: **нигоҳбон;**

**д) бо пасванди – анда** (ф. м. – *andag*, эр. б. *and* – *ant*)<sup>3</sup>. Пасванди мазкур яке аз пасвандҳои маъмули калимасоз дар забони тоҷикӣ мебошад. Маълум аст, ки пасванди - анда аз асоси замони ҳозираи феъл сифати феълии замони ҳозира месозад, ки он амал ё ҳолатеро мефаҳмонад, ки ҳамчун аломати предмет дар яке аз замонҳо воқеъ мешавад. Ш. Рустамов дар асари худ “Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм” қайд кардааст, ки пасванди - анда сифати феълии тарзи фоил месозад ва ба исми ҷондор тааллук дорад. Маҳз аз ҳамин сабаб аст, ки сифатҳои феълии исмшуда бо пасванди - анда хеле зиёданд.

Бо пасванди - **анда** чунин истилоҳоти осорхонашиносӣ соҳта шудааст: **шарҳдиҳанда, бақайдгиранда, бинанда, ҷамъоваранда, нигоҳдоранда;**

**ё) бо пасвандди - ӣ.** Пасванди **-ӣ-** и исмсоз асли худро аз – *iҳ* - и забони порсии миёна гирифтааст, ки решай он, дар навбати худ, ба *iҳa* – *đwa* - забони эронии бостон мерасад. Ин пасванд аз ҷумлаи пасвандҳои зоё ва сермаҳсули вожасозии забони тоҷикӣ буда, дар соҳтани истилоҳоти осорхонашиносӣ низ нақши бориз гузоштааст: **намоиший, ороиший, бозсозӣ, навсозӣ, қолабӣ, саҳнасозӣ, ёдгорӣ** ва ғайра.

Ҳаминро қайд кардан зарур аст, ки дар соҳаи осорхонашиносӣ бо усули дигари калимасозӣ – ба истилоҳи мураккаб илова шудани воситаҳои дигари калимасоз низ ба мушоҳид мераад. Миқдори зиёди ин қабил воҳидҳои луғавӣ бо роҳи ба истилоҳоти мураккаби дорои маънои касбу кори шахс ҳамроҳ шудани пасванди – ӣ шакл мегиранд. Пасванди – ӣ аз пасвандҳои муштарақвазифае ба шумор мераад, ки дар соҳтани исму сифат фаъолона иштирок мекунад ва маҳсусан дар исмсозии мураккаб, ба ақидаи аҳли таҳқиқ, сермаҳсул мебошад. Пасванди мазкур дар калимасозии истилоҳоти осорхонашиносӣ аз

<sup>1</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳанги решашиноҳтии забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 ҳ. – С. 221.

<sup>2</sup> Ҳамонҷо С. 391.

<sup>3</sup> Ҳамонҷо С. 241.

исмҳои мураккаби номи шахс номи амал сохтааст: **гирдовар - гирдоварӣ, ҷамъовар - ҷамъоварӣ, бақайдир - бақайдирӣ, феҳристнигор - феҳристнигорӣ, мачмуасоз - мачмуасозӣ, нигоҳдор - нигоҳдорӣ, саҳнасоз - саҳнасозӣ, мураттабсоз - мураттабсозӣ, ҳароратсанҷ - ҳароратсанҷӣ, ҳаридор - ҳаридорӣ, роҳнамо - роҳнамоӣ, роҳбалад - роҳбаладӣ** ва гайра.

Ҳамчунин дар истилоҳоти осорхонашиносӣ як гурӯҳ қалимаҳое вучуд доранд, ки тавассути миёнвандҳо (инфиксҳо) сохта шудаанд. Дар сохтани истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ нақши миёнвандҳо камтар ба назар мерасад ва метавон онҳоро ба таври зер гурӯҳбандӣ намуд:

а) истилоҳоти осорхонавие, ки бо миёнванди (инфикси) – у сохта шудаанд: **сайругашт, сайрусаёҳат, гаштугузор, кофтуков, дурудароз, чустучӯ, рафтуомад, додугирифт, тоҳтуз, сарусадо, бандубаст.**

б) истилоҳоти осорхонавие, ки бо миёнванди (инфикси) – о сохта шудаанд: **ҳамоҳанг, даводав, пасопеш, гирдогирд, рангоранг.**

Истилоҳоти мазкур тавассути **-у-** ва **-о-** дар ҷунин қолабҳои истилоҳсозӣ сурат гирифтаанд:

а) исм **-у-** феъл: **сайругашт, бандубаст.**

б) исм **-у-** исм: **сайрусаёҳат, сарусадо.**

в) феъл **-у-** феъл: **гаштугузор, кофтуков, чустучӯ, рафтуомад, додугирифт, тоҳтуз.**

г) исм **-о-** исм: **ҳамоҳанг.**

ғ) феъл **-о-** феъл: **даводав.**

д) зарф **-о-** зарф: **пасопеш.**

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили таркиби истилоҳоти сохтаи осорхонашиносӣ маълум гардида, ки яке аз роҳҳои асосии истилоҳофарии соҳаи осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ роҳи сарфии вожасозӣ (тавассути пешванду пасвандҳо) ба ҳисоб меравад. Төъдоди басо зиёди унсурҳои луғавӣ махсусан истилоҳоти осорхонашиносӣ бо роҳи ҳамроҳшавии пасванду пешвандҳо ба исмҳо ташаккул ёфта, ба ин восита таркиби луғавии забони тоҷикӣ ғанитар гаштааст.

**3.4. «Истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ»** ба таври муфассал мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Масъалаи вожасозии истилоҳоти мураккаб аз ҷониби муҳаққиқони соҳибназар таҳқиқ гардида, сохтору қолабҳои қалимасозии онҳо дар забони тоҷикӣ як андоза омӯхта шудааст, аммо баъзе муҳаққиқон бар ин ақидаанд, ки қалимасозии исмҳои мураккаб яке аз масъалаҳои душвор ва то қунун аз ҷиҳати илмӣ пурра ҳалнашуда мебошад. Дар забони адабии ҳозираи тоҷик қалимасозии исмҳои мураккаб хеле сермаҳсул буда, барои кутоҳ ва рехта ифода кардани фикр имконият медиҳад. Қалимасозии вожаҳои мураккаб дар забони тоҷикӣ хеле рушд намуда, таърихи тулониву заминаҳои зиёди таъриҳӣ дорад.

Як қисми таркибии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро қалимаҳои мураккаб ташкил медиҳанд. Табиист, ки бо усули мураккаб

чараён гирифтани вожасозӣ яке аз омилҳои сайқалёбии меъёри калимасозист. Усули калимасозии мураккаб дар соҳаи осорхонашиносӣ муравваҷ аст ва дар шакли мураккаб ин калимаҳо номи мағҳумҳои дақиқу амиқро ифода менамоянд. На ҳама ҳиссаҳои мустақилмаъни нутқ дар истилоҳсозии мураккаби осорхонашиносӣ ба кор бурда мешаванд. Онҳо бештар бо исму исму ва исму феъл соҳта мешаванд.

Дар соҳтани истилоҳоти мураккаби соҳаи осорхонашиносӣ вожаи **хона**, ки маъни чой ва макони чизеро ифода мекунад, хеле серистеъмол мебошад. Вожаи **хона** бо ҷузъи исмҳои маънidor пайваст гардида, истилоҳоти нави осорхонашиносӣ соҳтааст: **Масалан калимаҳои осорхона, нигорхона, ачиобхона, ёдхона, хумхона, бутхона, чиллахона, сафолпазхона,чувозхона, суратхона, гӯрхона, устохона, ва китобхона** аз исму исм соҳта шуда, ба маъни чой ва маконест, ки дар онҳо осори таъриҳӣ ва ҷизҳои ачиоб ба намоиш гузашта мешаванд.

Яке аз серистифодатарин вожаи дигаре, ки баъд аз калимаи **хона** дар соҳтани истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ нақши бориз дорад, калимаи **сар** мебошад. Дар соҳаи осорхонашиносӣ вожаи **сар** бо дигар исмҳои маънодор васл гардида, як қатор истилоҳоти мураккаби осорхонашиносӣ соҳтааст: **сармуҳофиз, сарпараст, сарсутун, сарнайза, сарнавишт, сарчашма, сарходим** ва ғайра.

Бояд қайд намуд, ки тарзи дигари калимасозӣ дар забони тоҷикӣ аз исму феъл соҳтани калимаҳои мураккаб мебошад. Ин тарзи вожасозӣ бештар бо асоси замони ҳозира соҳта мешавад, ки ин раванд дар истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ низ мушоҳида мешавад: **осорхонашинос, катибашинос, бостоншинос, санъатшинос, кишваршинос, мӯжассамашинос, ҳӯҷҷатнигор, намоишвар, ҷобаҷогузор, маҷмуасоз, ҳароратсанҷ, тамошобин** ва ғайра.

**3.5. «Ибора-истилоҳоти осорхонашиносӣ»** унвон гирифтааст. Масъалаи омӯзиши ибора ва шаклҳои он дар илми забоншиносӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол менамояд. Оид ба ин масъала олимони забоншинос таҳқиқоти муҳталифро анҷом додаанд.

Ибора-истилоҳ аслан аз ду ё чанд калимаи мустақилмаъно, ки ҳар кадом дорои маъни алоҳидаи вожагонӣ буда, яке бо дигаре тобеъ аст, ташкил меёбад. Ё ба ибораи дигар ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилмаъно, ки бо ёрии воситаҳои дастурӣ бо ҳам пайванд шуда, мағҳумҳои мураккабро ифода мекунанд, ибора номида мешавад. Ибора-истилоҳот як қабати асосии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносиро фаро мегирад. Агар тавассути истилоҳоти сода, соҳта ва мураккаб ному мағҳумҳои гуногун то як андоза равон инъикос гарданд, ибора-истилоҳот мағҳумҳоро дақиқу муфассалтар баён менамояд. Дар шакли ибора соҳтани истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ яке аз маъмултарин ва сермаҳсултарин қолиб ба шумор меравад. Ба хотири мураттабии кор ибора-истилоҳоти соҳаи мазкур шартан ба изофию пешояндӣ чудо карда шудааст:

## **1. Ибора-истилоҳоти изофӣ:**

а) ибораҳое, ки аз исму исм соҳта шудаанд: **намоиши осорхона, намоиши сайёр, намоиши осор, китоби таассуроти тамошобинон, китоби роҳнамо, тармими ашё, тармими осор, ашёи осорхона, фонди осорхона, бойгонии осорхона, тамошобини осорхона, консепсияи осорхона, роҳбалади осорхона, дизайнни осорхона, роҳнамои осорхона, рисолати осорхона, Шурои байналмилалии осорхонаҳо, ифтитоҳи намоиш, шайъи намоиш, толори намоиш, таассуроти тамошобин, боздиҳи тамошобин, қайди тамошобин, шиносоии тамошобин, хатсайри тамошобин, гурӯҳи тамошобин, сарчашмаи бозёфт, нодиряти бозёт, таърихи бозёфт, макони бозёфт ва ғайра.**

б) ибораҳое, ки аз исму сифат таркиб ёфтаанд: **мероси фарҳангӣ, мероси таъриҳӣ, мероси моддӣ, осори хунарӣ, осори бостонӣ, осори атика, санъати тасвирӣ, санъати наққошӣ, санъати мӯжассамасозӣ, санъати қулолгарӣ, осорхонаи миллӣ, осорхонаи кишваршиносӣ, осорхонаи мардумшиносӣ, намоиши доимӣ, намоиши муваққатӣ, намоиши хунарҳои мардумӣ, фонди асосӣ, фонди заҳиравӣ, экскурсияи осорхонавӣ, экскурсияи тафсирӣ, экскурсияи мавзӯӣ, ва ғайра.**

г) ибораҳое, ки аз исму сифати феълӣ соҳта шудаанд: **экскурсияи таъсиркунанда, ашёи тавсифшаванда, коллексияи таҳқиқшуда, толорҳои кушода, ашёи ҷамъовардашуда, намоиши диққатчалбқунанда, шахси ҳифозаткунанда, осори қашфшуда, экспозитсияи ороишёфта, объекти ҳаффоришуда, осори таҳрибшуда, тамошобини қафомонда, намоиши такмилёфта, сайёҳати дилгиркунанда, ашёи тармимшуда** ва ғайра.

## **2. Ибора-истилоҳоти пешояндӣ:**

Ибораҳои пешояндӣ дар ташаккули қисми зиёди истилоҳоти осорхонашиносӣ, маҳсусан, ибораҳои феълӣ мавқеи аввалиндарача доранд: **ба қайд гирифтан, ба намоиш гузоштан, ба нақша гирифтан, ба тамошобин фаҳмондан, дар курра зарф пухтан, ба фонд даромадан, бо диққат гуш кардан, ба даст овардани ашёи таъриҳӣ, аз осорхона боздид намудан, дар намоиш иштирок намудан, ба коллексияҳо ҷудо намудани ашёи осорхонавӣ** ва ғайра.

Ҳамин тавр аз таҳлили баргаҳои гирдомада маълум мешавад, ки як қисми таркибии истилоҳоти марбут ба соҳаи осорхонашиносиро ибора-истилоҳот ташкил медиҳанд, ки онҳо дар навбати худ воҳидҳои нави луғавӣ соҳтаанд.

## **ХУЛОСА**

### **I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия**

Дар натиҷаи таҳқиқу пажуҳиш, омӯзиш ва баррасии фаъолияти гуногунҷабҳаи осорхонаҳо муайян гардид, ки як қисми таркибии истилоҳоти забони тоҷикиро қалимаву истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ фаро гирифтаанд, ки онҳо дар навбати худ барои такмил ва ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забон нақши муассир

доранд. Пас аз таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи истилоҳоти осорхонашиносӣ ва мутолиаи осори муҳаққиқони соҳибназар оид ба ин масъала метавон чунин хулоسابарорӣ намуд:

1. Омӯзиши илми осорхонашиносӣ дар замони ҳозира ҳусусияти илмӣ дошта, муносибати инсониятро бо таъриху осори аз қадим боқимонда меомӯзад.
2. Масъалаи пажуҳиши илмии истилоҳу истилоҳсозӣ ва муқаррар кардани қоидаву меъёрҳои соҳтани онҳо тақозои замон буда, яке аз масъалаҳои мубрами бахши истилоҳшиносии илми забоншиносии тоҷик мебошад. [4-М]
3. Вожаву истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ вобаста ба ҳусусиятҳои луғавию маъноии худ гурӯҳҳои маҳсуси мавзуиро ташкил мекунанд, ки дар боби аввали рисола ҳамчун гурӯҳҳои мавзӯй ва вожагониву маънӣ (истилоҳоти фондии осорхона, истилоҳоти намоиши (экспозитсионӣ) осорхона, истилоҳоти санъати тасвирий ва амалии осорхона, истилоҳоти бостоншиносии осорхона) гурӯҳбандӣ гардида, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд. [1-М]
4. Дар мавриди бою ғанӣ гардонидани таркиби истилоҳоти забони тоҷикӣ истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ нақши муҳим бозидаанд.
5. Дар натиҷаи таҳқиқ муайян карда шуд, ки дар ташаккули истилоҳоти осорхонашиносии тоҷикӣ, ҳамчунин истилоҳоти арабӣ (тармим, мерос, ҳафриёт, маъраз, ҳифз, осор, санъат...), фаронсавӣ (витрина, фонд, этикетка, модел, буклет, код...), лотинӣ (реставратсия, консерватсия, экспурсия, экспедитсия, экспозитсия...) ва забонҳои дигар низ ҳиссагузоранд, ки ин аз робитаҳои фарҳангии мардуми тоҷик бо қавму миллатҳои дигар шаҳодат медиҳад. [2-М]
6. Дар ҷараёни пажуҳиш муқаррар карда шуд, ки истилоҳоти осорхонашиносии тоҷикӣ аз ҷиҳати соҳт сода (фонд, ашё, осор, рамз, ҳифз, мерос, толор, сайр, аср), соҳта (намоишгоҳ, тамошобин, сурмадон, ковиҷ, пайдоиш, заргар, сафолгар), мураккаб (осорхонашинос, бостоншинос, осорхона, сафолпазхона, сармуҳофиз, нигорхона) ва ибора-истилоҳот (мероси фарҳангӣ, сайри осорхонавӣ, толори экспозитсионӣ, гурӯҳи экспурсионӣ, ашё ва коллексияи осорхонавӣ) мешаванд.

Хулоса таҳқиқу омӯзиши вожаву истилоҳоти соҳаҳои гуногуни ҷамъият, маҳсусан истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ, ки як ҷузъи таркибии забони тоҷикиро фаро гирифтаанд, аҳаммияти илмиву таърихӣ доранд.

## II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо

Аз омӯзишу баррасии мазкур метавон ба чунин натиҷа расид, ки рисолаи мазкур аз аҳаммият ҳолӣ нест, зоро он ба таҳқиқу

пажуҳиши назарӣ ва амалии яке аз масъалаҳои муҳимми илми забошиносӣ – истилоҳиносиӣ ва илми фарҳангшиносӣ – осорхонашиносӣ равона шудааст. Ҷиҳати истифодаи амалии минбаъдаи натиҷаҳои таҳқиқ чунин тавсияҳо манзур мегарданд:

1. Натиҷаи таҳқиқи рисола, ки дар ҷараёни таҳқиқ ба даст омадааст, метавонад дар омӯзиши масъалаҳои илмии истилоҳиносиӣ ва осорхонашиносӣ ба таври васеъ истифода шавад.
2. Дар заминаи маводи таҳқиқ нахустин “Фарҳанги тафсири истилоҳоти осорхонашиносӣ” бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ таҳия ва нашр карда мешавад. Таҳияи фарҳанги мазкур ба роҳбаладон ва ҳодимони илмии осорхонаҳо имконият медиҳад, то ба мазмуни қалимаву истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ва тобишҳои маъноии онҳо хубтар сарфаҳм раванд.
3. Осорхонашиносон, бостоншиносон, санъатшиносон ва маҳсусан роҳбаладон ва ҳодимони илмии осорхонаҳо метавонанд маводи мазкурро дар фаъолияти кории худ ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди истифода қарор диҳанд, зоро вожаву истилоҳоти самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳо маҳсусан фаъолияти фондӣ ва намоиши (экспозитсионӣ) ба шакли возех шарҳу тафсири худро ёфтаанд.
4. Ҳамчунин устодони риштai осорхонашиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ метавонанд истилоҳоти осорхонашиносиро ҳамчун фанни таълимӣ ба донишҷӯён дарс омӯзонанд.

## **МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАЦИЯ ДАР МАҶОЛАҲОИ ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ БАЁН ГАШТААСТ:**

### **1. Маҷолаҳои дар маҷаллаҳои ба феҳристи КОА ҶТ шомилбуда**

**[1-М.]** Зарипов А. Н. Накши истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ / А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/3,(203), Душанбе, 2016. – С. 46 - 50.

**[2-М.]** Зарипов А. Н. Иқтибосоти арабӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ / А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4/3, Душанбе, 2017. – С. 125 - 128.

**[3-М.]** Зарипов А. Н. Истилоҳоти фондии осорхона ва вижагиҳои онҳо дар забони тоҷикӣ / А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, №4,(81), Душанбе, 2019. – С. 77 - 81.

**[4-М.]** Зарипов А. Н. Нигоҳе ба таърихи истилоҳоти осорхонашиносӣ / А. Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №8, Душанбе, 2019. – С. 87 – 89.

## **2. Мачаллаҳои дигари илмӣ**

- [5-М.]** Зарипов А.Н. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносӣ / А. Н. Зарипов // Ахбори осорхонаи таърихии Вилояти Суғд, №5, - Хуҷанд, 2019. – С. 121-127.
- [6-М.]** Зарипов А.Н. Вижагиҳои сарфии истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ / А. Н. Зарипов // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон, №3, - Душанбе, 2021. – С. 21-29.
- [7-М.]** Зарипов А.Н. Нақши ибора-истилоҳот дар ташаккули истилоҳоти осорхонашиносӣ / А. Н. Зарипов // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон, №4, - Душанбе, 2021. – С. 24-29.

**ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

*На правах рукописи*

**УДК: ТДУ 809.155.0**

**ББК: ТБ 81.2 (2Т)**

**З - 35**

**ЗАРИПОВ АЛИШЕР НАДЖМУДИНОВИЧ**

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ И СТРУКТУРНОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В  
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание учёной степени  
кандидата филологических наук по специальности  
10. 02. 01 – Таджикский язык

Душанбе – 2022

Работа выполнена на кафедрах арабской филологии и истории языка и типологии Национального университета Таджикистана

**Научный руководитель:** **Сайфиддин Назарзода** – доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Таджикистана, заведующий отделом лексикографии и терминологии Института языка и литературы имени Абуабдулло Рудаки

**Официальные оппоненты:** **Шокиров Туграл Сироджович** – доктор филологических наук, профессор кафедры таджикского языка Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики;

**Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна** – кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде

**Ведущая организация:** Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни

Защита диссертации состоится «08» декабря 2022 г., в 13<sup>00</sup> часов на заседании Диссертационного совета 6D.KOA-021 при Национальном университете Таджикистана по адресу г. Душанбе, Буни Хисорак, учебный корпус № 10, 1 этаж, зал Ш. Хусейнзода.

С содержанием диссертации можно ознакомиться в научной библиотеке Национального университета Таджикистана по адресу 734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17 и на официальном сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj).

Автореферат разослан «\_\_\_» 2022 года

**Ученый секретарь  
диссертационного совета, доктор  
филологических наук, профессор**



**Джураева М.Р.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** Таджикский язык входит в число таких языков, которые несмотря на противостояния древнейшим и более развитым языкам, не утратил своей уникальности. Безусловно, это еще раз подчеркивает созидательную силу этой ветви арийского языка с древних времен и по сей день. Таджикский язык испокон веков использовался не только как язык поэзии, прозы, науки, философии, на нем велось делопроизводство и административно-правовые документы, о чем свидетельствуют многочисленные научные труды, посвящённые тому или иному научному аспекту в области истории и литературы, и сегодня, не потервши своеї ценности. В связи с этим проблема изучения терминологии в общем и, терминологии различных сфер жизни общества, в частности, входит в ряд важнейших вопросов языкоznания каждого исторического периода.

Терминология занимается изучением специальных слов и понятий различных сфер науки. Учитывая это, Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Раҳмон, выступая на торжественном собрании, посвященному Дню государственного языка Республики Таджикистан отметил: «Во времена неуклонного развития науки и техники, подготовка терминов и терминологических словарей имеет большое значение для развития языка в нашем обществе. Образование научного языка невозможно без создания терминологических словарей по разным отраслям науки. Исходя из чего, считается необходимым с целью расширения отраслевой терминологии, в том числе, политической, экономической, информационной, правовой и др. всесторонне использовать возможности родного языка»<sup>1</sup>.

Ученые и исследователи должны уделять больше внимания и всесторонне изучать слова и термины таджикского языка.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования и представленного в нем материала обусловлена тем, что до сих пор музейная терминология, несмотря на то, что входит в составную часть таджикской терминологии, остаётся в разряде малоизученных вопросов.

Тема является предметом оживленных дискуссий и споров в сообществе ученых – лингвистов, которые исследовали различные направления музейной деятельности (фондовую, экспозиционную, экскурсионную, документальную, коллекционную и др.). Однако, мы решили рассмотреть анализируемую проблему с точки зрения языкоznания и в этом заключается **новизна** нашего исследования.

Изучение музейной терминологии, как одного из важнейших частей таджикского языкоznания, имеет большое значение для правильного понимания многих аспектов национальной культуры таджиков и развития музеиного дела в Таджикистане.

---

<sup>1</sup> Раҳмон Эмомалий. Суханронӣ ба муносабати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Садои мардум. – 2019. – 5 октябр.

**Степень изученности научной темы.** Многоаспектная деятельность музеев и таджикское музееведение является неотъемлемой частью культурного наследия древней таджикской нации. Создание и развитие музеев во многом зависит от требований общества, коллекционирования, хранения и изучения объектов природы, исторического и культурного наследия. Многие ценные предметы, которые собираются на протяжении веков хранятся именно в музеях. Музеи образовались как требование времени, для удовлетворения культурного и эстетического спроса разных слоев населения, познания ценной и многообразной материальной и духовной культуры народа. Коллекционировать, хранить и изучать природные памятники люди начали с древних времён, этот процесс в последующих столетиях явился поводом для организации музеев и в настоящее время находится в центре внимания человечества.

В Республике Таджикистан изучение терминов и музейной науки началось с конца 20-х и начала 30-х годов XX века, во времена бывшего Советского Союза, после чего музеи превратились в государственные учреждения. Интерес к изучению музейной терминологии нашел свое отражение в многочисленных исследованиях российских авторов, таких как Т.Ю. Юренева, О.Р. Васильева, Т.В. Галкина, Н.И. Рубан, А.В. Ануфриева, Н.А. Томилова, Л.М. Шляхтина, Н.В. Кузина, Н.В. Мягтина, Е.В. Важова, таджикских ученых - Г.З. Нурова, А.К. Шарипова, Ф. Шарифзода, З.С. Ибрагимова, С.Ш. Марофиева, Дж. Хомидова.

В 2010 году научными сотрудниками Государственного учреждения Республиканский историко-краеведческий музей имени Абуабдулло Рудаки в городе Пенджикенте был издан первый русско-таджикский словарь музейной терминологии, который состоял из более 1000 слов и терминов музейной лексики<sup>1</sup>.

Хотя в данном словаре присутствуют недостатки, дальнейшая работа над ним является хорошим подспорьем для составления толкового словаря музейных терминов в Республике Таджикистан.

Ряд исследователей в области истории становления и социокультурной деятельности музеев защитили кандидатские диссертации, в частности Г. Нуров «Формирование и развитие музеиного дела в Таджикистане (30-е годы XX-начало XXI вв.)» [2011], Ф. Шарифзода «Социально-культурная деятельность музеев Таджикистана в период независимости (1991-2011 гг.)» [2014], Х. Нурматзода «Музыкальные инструменты коллекций музеев Республики Таджикистан как источник изучения истории культуры таджикского народа» [2020] и А. Шарифзода «Кулябский клад саманидских дирхемов как исторический источник» [2020].

Однако, несмотря на большое количество литературы по данной теме, изучение истории музейной терминологии, ее семантики и

---

<sup>1</sup> Сайд, Ю. Фарҳанги истилоҳоти осорхонашиносӣ (русӣ-тоҷикӣ) / Ю. Сайд. – Душанбе, 2010. – 48 с.

структуры, в таджикском языкоznании до сих пор не получило подробного освещения.

**Связь исследования с программами и научной тематикой.** Результаты исследования тесно связаны с программами для ученых из сферы культурологии, истории, социологии и др. Результаты и выводы данного научного исследования могут иметь важное значение в разработке образовательных программ. Тема диссертационной работы включена в научно-исследовательскую работу кафедры арабской филологии и истории языка и типологии Таджикского национального университета.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

**Цель исследования** – провести подробный и тщательный анализ музейных терминов. Внедрение богатейшей международной терминологии в языки мира, упорядочение музейной терминологии с использованием возможностей таджикского языка и подбор соответствующих эквивалентов является одной из важнейших задач языкоznания. По этому вопросу Основоположник мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Раҳмон во время своего выступления на торжественном собрании, посвящённому Дню государственного языка Республики Таджикистан отметил: «С целью сохранения оригинальности языка во время использования терминов нужно иметь в виду и объём устойчивых элементов государственного языка, и разумное заимствование. Мы должны воздерживаться от ненужного заимствования, и должны находить термины, соответствующие природе языка, морфологической, синтаксической и фонетической структуре»<sup>1</sup>.

**Задачи исследования.** Основной задачей исследования является, прежде всего, всестороннее изучение и исследование лексико-семантических и структурных особенностей музейной терминологии в таджикском языке.

В диссертации поставлены следующие исследовательские задачи:

- провести всесторонний анализ и исследовать музейную терминологию в таджикском языке;
- определить понятие и специфику музейной терминологии с использованием отечественных и зарубежных словарей;
- определить смысловые преобразования музейной терминологии;
- классифицировать музейную терминологию по темам и значениям;
- идентифицировать заимствованную музейную терминологию с нормами современного таджикского языка;
- исследовать и изучить источники появления и развития музейной терминологии в таджикском языке;

---

<sup>1</sup> Раҳмон Эмомалӣ. Суханронӣ ба муносабати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Садои мардум. – 2019. – 5 октябр.

- определить структуру и значение слов арабской, латинской и французской музейной терминологии;
- определить структуру музейной терминологии;
- определить этимологию некоторых музейных терминов;
- оказать помошь экскурсаводам и научным работникам в ознакомлении с музейной терминологией.

**Объект исследования** - музейная терминология таджикского языка.

**Предмет исследования** - лексико-семантическое и структурное исследование музейной терминологии в таджикском языке.

**Теоретические основы исследования.** В основу диссертационного исследования положен принцип изучения и обобщения фактического материала, разработанный в трудах А.Д. Хаютина, Н.П. Кузкина, Л.С. Пейсикова, Ю.А. Рубинчик, Д.С. Лотте, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова, А.А. Керимовой, М.Н. Боголюбова, В.А. Ефимова, А.А. Грюнберга, Л.Х. Давидовой, И.М. Оранского, Д.И. Эдельмана, В. Капранова, М. Шакури, Д. Саймиддинова, Ш. Рустамова, Т. Бердиевой, М.Н. Косимовой, С. Сулаймонова, С. Назарзода, М.Х. Султон, Ф. Амоновой, А. Байзоева, П. Нурова, Т. Шокирова, Ш. Исматуллоzода, А. Юсупова, А. Мухаббатова, Б.Н. Хакимовой, З.Ф. Абдуллоевой и др.

Теоретической базой диссертации послужили также работы русских учёных: В.Г. Ананьева, Н.А. Томилова, Н.И. Рубана, И.И. Резника, О.С. Сапанжа, Т.Г. Горбуновой, М.Ю. Юхневича, О.Р. Васильевой, А.П. Анчикова, Е.В. Важовой, Т.В. Галкиной, Г.К. Карамановой, Е.В. Старинковой, А.В. Лушниковой, Л. Скрипкиной, А. Лешенко и таджикских учёных А. К. Шарифзода, Г.З. Нурова, Ф. Шарифзода, С. Юнуси, Р. К. Дустовой, М. Файзуллоева и др.

**Методы исследования** – описательный, общенаучное наблюдение, толкование, лексико-семантический, структурный, сравнительно-исторический, по необходимости – статистический.

**Источниками исследования** послужили известные толковые таджикско-персидские словари, научное наследие исследователей музейной сферы. Наряду с этим, еще одним важным источником являются музейные предметы (исторические и культурные памятники, археологические раскопки, памятники изобразительного искусства, нумизматика, письменные и литературные памятники таджикской классической литературы), которые имеют источниковые характеристики и являются хорошим материалом для анализа и определения музейной терминологии.

**Научная новизна темы исследования** заключается в том, что до настоящего времени не было составлено диссертационных работ на таджикском языке касательно лексико-семантических и структурных особенностей музейной терминологии.

Также в диссертационной работе приведены подробные сведения из теории музееведения, истории развития и возникновения музейной терминологии, составления первых терминологических словарей по

музееведению на разных языках мира, определение по тематическим (ТГ) лексико-семантическим группам (ЛСГ) музейной терминологии и их характеристики. Также рассмотрены вопросы заимствованной музейной терминологии из других языков. Эти термины были разгруппированы на арабский, французский и латинский языки. Также определены места простых, производных, сложных и изафетных терминов в формировании музейной терминологии.

**Основные положения, выдвигаемые на защиту:**

- Музееведение как отдельная академическая наука является особенно важным и ключевым предметом для изучения истории и культуры, национальных ценностей, обычаяев, национальных традиций и народных промыслов. Анализ и исследование музейной терминологии являются насущной и необходимой проблематикой музееведения в настоящее время.
- Анализ и рассмотрение музейных терминов с языковой точки зрения был впервые проведен в таджикском языкознании.
- Деление тем на ТГ (тематические группы) и ЛСГ (лексико-семантические группы) и ряд слов музейной терминологии (фондовая, экспозиционная, изобразительное, прикладное искусство и археологическая терминология), целесообразны для языкового восприятия и понимания важных вопросов музееведения.
- Конкретное значение, понятие некоторых музейных терминов местами определены путем приведения арабских, иногда французских, испанских, немецких и латинских эквивалентов.
- Рассмотрение путей и методов формирования музейных слов и терминов проведено с указанием моделей словообразования таджикского языка.

**Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Материалы и обобщения, содержащиеся в диссертации, могут быть полезны при изучении вопросов терминологии и музееведения. Музееведы, археологи, искусствоведы и особенно экскурсоводы и научные работники музеев могут использовать данный материал в ходе своей трудовой деятельности как отраслевую рекомендацию, т.к. в данной работе чётко разъяснены и истолкованы термины музейной, особенно фондовой и экспозиционной деятельности.

Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании и обучении по курсу “музееведение” и “музейная терминология” в различных вузах; при составлении учебных пособий по терминологии для студентов.

**Соответствие диссертации паспорту научной специальности.**

Диссертация на тему «Лексико-семантическое и структурное исследование музейной терминологии в таджикском языке» соответствует ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 - Таджикский язык.

**Личный вклад соискателя ученой степени** состоит из определения цели и аргументировании поставленных задач, сбора необходимых материалов, их обработки, апробировании итогов, подготовки статей и научных докладов по теме исследования. Данная работа является итогом пятилетних поисков и кропотливого труда автора. Также стиль, постановка вопросов и задач диссертации является личным трудом автора.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедр арабской филологии, современного таджикского литературного языка, истории языка и типологии, таджикского языка и методики преподавания таджикского языка и литературы Национального университета Таджикистана (протокол № 7 от 15. 01. 2022 г.).

Основные результаты диссертационного исследования были представлены на научно-практических конференциях и республиканских семинарах (2015 – 2020 гг.), проведенных в Национальном университете Таджикистана, Государственном учреждении «Национальный музей Таджикистана» при Исполнительном аппарате Президента Республики Таджикистан на темы «Роль музеиной терминологии в таджикском языке» (Душанбе, 2016), «Заимствованные термины в музеиной терминологии» (Душанбе, 2017), «Фондовые термины музея и их особенности в таджикском языке» (Душанбе, 2018) и «Взгляд на историю музеиной терминологии» (Душанбе, 2019).

**Публикации по теме диссертации.** По теме диссертации опубликованы 7 статей, 4 из которых в рецензируемых журналах ВАК Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура диссертации.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. Общий объем диссертации составляет 186 страниц компьютерного набора.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Во **введении** обосновывается актуальность выбранной темы, даётся общая характеристика степени ее изученности, определяются цели, задачи, объекты, научная новизна исследования, основные положения, выносимые на защиту, а также теоретическая и практическая значимость.

Первая глава диссертации называется «**Лексические особенности музеиной терминологии**» и состоит из трех разделов.

Раздел 1.1. называется «**Общие вопросы музееведения с точки зрения исследователей**» посвящен обзору теоретического материала.

В ходе работы мы убедились, что существование музеев – это как основа культуры в обществе, и оно необходимо. Основными целями и задачами музеев является сбор и хранение исторических и культурных памятников. Бессспорно, сбор и хранение исторических предметов в музеях - процесс давний, но с точки зрения современной музеиной науки

наряду с сохранением исторических памятников, также считается наиболее важным изучение и исследование музейной лексики.

По сведениям историков, музееведение как отрасль науки – новое и неисследованное явление. Первые его научные теории появились в конце XIX века в странах Европы, на территории Италии, Германии, Франции и Великобритании. В 1883 году в городе Дрезден (Саксония) в Германии знаменитым немецким историком, директором музея «Зелёные своды» Иоганном Георгом Теодором фон Грассом (1814 – 1885) был издан первый научно-специализированный журнал «Zeitschrift für Museologie und Antiquitätenkunden», («Журнал музееведения и античности»), где была опубликована статья «Музееведение как научная дисциплина». Данная статья стала основой музееведения как науки. Кроме того, рядом европейских учёных и музееведов написаны научные статьи, среди них - Самуэль фон Квицхеберг, Габриель Калтемаркт, Каспар Фридрих Найкель, Иоганн Даниэль Майор, Даниэль Вильгельм Моллер, Леонард Кристофф, которых можно назвать основоположниками музееведческой науки.

Таким образом изучение музеев как культурной основы (в произвольной форме) распространилось в разных уголках мира. Наука музееведения в первой половине XX века появилась и развивалась в республиках бывшего Советского Союза и прежде всего в России. До этого времени в России не существовало ни одного научного труда, который затрагивал бы общие проблемы и вопросы музееведения. Далее в 1920 – 1924 гг. издан первый научный журнал под названием «Казанский музейный вестник» в объёме 16 книжек, а после, в 1931 – 1940 гг. был издан другой журнал под названием «Советский музей».

В дальнейшем с целью исследования и совершенствования музееведческой науки, получили развитие научно-исследовательские работы, написаны ряд книг и рекомендации русскими специалистами, известными учёными: Д. А. Равиковичем, М. А. Ариарскоим, Н. В. Афанасьевой, О. Н. Бадера, Т. Г. Бутовой, А. Ю. Вольковичем, А. К. Григорова, И. В. Дубовой, Ю. В. Зиновьевой и др.

Позже в других странах, таких как Иран, Китай, Таджикистан было уделено особое внимание на созидательную роль музея в обществе и перед посетителями распахнули свои двери новые музеи. Действительно, эти страны обладали тысячелетней культурой, и с самых древнейших времён имели различные хранилища, похожие на современные музеи, где им удалось сохранить исторические памятники и ценные книги. Цель музееведения - возродить эти тысячелетние исторические традиции.

Одна из проблем всех музеев мира - это отсутствие научного обоснования данной науки. Из этого исходит, что для становления теоретической базы этой новой сферы – музееведения, необходимо, прежде всего, создать её научное трактование и определить сферу её функционирования. Со времен появления этой науки, ученые стали все больше уделять внимание на терминологию данной сферы.

Как отмечает известный французский энциклопедист Д. Дидро: «Музей является местом, которое занимается сбором, изучением, хранением и показом предметов, исторических памятников, материальной и духовной культуры, также занимается просветительской и агитационной деятельностью»<sup>1</sup>.

Этого же мнения придерживается известный советский историк и музеевед Б.А. Столяров, называющий музей местом, где происходит сбор, изучение, хранение и показ предметов культурной важности, исторических памятников, материального и духовного искусства занимается просветительской и агитационной деятельностью<sup>2</sup>.

Английский учёный и искусствовед Дж. Рескин утверждает: «Музей - это место, посещение которого доступно всем, где собраны лучшие памятники из творений человечества и предметы этого дворца побуждают уважать искусство»<sup>3</sup>.

По поводу использования понятия “музей” в официальных документах Таджикистана надо отметить, что в Законе Республике Таджикистан «О музеях и о музейном фонде» о нем сказано следующее: «Музей является некоммерческим культурным учреждением, который организовывается с целью находки, регистрации, группирования, хранения, исследования и общественного показа исторических культурных предметов и коллекций»<sup>4</sup>.

Как показал анализ теоретического материала, определение “музей”, как в европейских языках, так и в таджикском, имеет одинаковое истолкование, лишь с некоторыми изменениями и дополнениями.

Так, согласно высказываниям ученых, музей является тем местом, где по научным и историческим понятиям хранятся важные предметы, имеющие национальную ценность, и выставлены для всеобщего обзора.

**Раздел 1.2. «Терминология музееведения и теоретические вопросы терминологии»** посвящен изучению терминологии и её теоретической базе.

Вопрос терминологии и составление терминов считается одним из важнейших частей языкоznания, что делает необходимым и теоретически актуальным его исследование. Основная задача терминов – дать точное выражение значений новым определениям. Научно-техническое развитие общества требует от ученых найти близкие по значению слова или термины новым явлениям. Однако, в случае отсутствия эквивалента названию, понятию нового явления в дело вступает словообразование. Для достижения цели используются внутренние языковые резервы и

---

<sup>1</sup> Дидро Д.. Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел / Д. Дидро. – Париж, 1995. – С. 893-894.

<sup>2</sup> Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика / Б. А. Столяров. – Москва, 2004. – С. 20

<sup>3</sup> Рескин Д. Искусство и действительность / Д. Рескин. – М, 2018. – С. 35

<sup>4</sup> Конуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо”, 28 феврали соли 2004 г., №15 // Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. – 2004. – №2. – С. 47.

разные способы, в том числе аффиксиальное словообразование, т.е; префиксы, суффиксы и инфикс.

Терминология таджикского языка имеет более чем тысячелетнюю историю. Согласно научной литературе, IX-X века были периодом процветания культуры и цивилизации, развития общественных наук и художественной литературы, в это время появилось много философских, теологических, медицинских, географических, математических и т.п. трудов, таких ученых как Абуали ибн Сина (Авиценна), Абурайхон Беруни, Носир Хисрав и др., которые попытались создать новую научную терминологию.

Одним из первых учёных, который взялся за создание таджикской научной терминологии был учёный энциклопедист Абуали ибн Сина. В ту эпоху языком науки и литературы был арабский. Поэтому научные труды в основном были написаны на арабском языке. Авицена наряду с арабским языком писал научные труды и на своем родном языке. Один из прославленных трудов Авиценны, написанный на таджикском языке, является «Данишнаме» («Книга знаний»). Этот труд охватывает такие сферы науки, как логика, математика, природа, музыка и др. Автор, опираясь на родной язык, старался внести вклад в создание и определение научных таджикских терминов своего времени.

Также Абурайхон Беруни в «Китоб-ут-тафхим ли авоили саноат-ит-танджим» («Книга толкования») и позже Носир Хусрав в «Джомеъ-ул-хикматайн» («Книга мудростей») смогли определить научную терминологию таджикского языка. Этих великих личностей можно смело назвать основоположниками и распространителями научного таджикского языка. Этот процесс начался в IX-X веках, во времена государства Саманидов и продолжается до настоящего времени. Но как самостоятельный предмет терминология в научную среду вошла лишь в начале XX века.

В таджикском языкоznании о специальных отраслевых словах и общественных терминах написаны ряд научных трудов, однако, до сих пор, в данной сфере имеются не мало нерешенных вопросов. Один из таких вопросов - исследование отраслевой терминологии, которое должно выполняться на основании существующих научных трудов, литературного наследия, периодической печати, общих и отраслевых энциклопедий, толковых и отраслевых словарях на таджикском языке. Одной из таких отраслевых сфер является музейная терминология с научной точки зрения.

В связи с этим, музейная терминология, как особый разряд слов таджикского языка, охватывает конкретные и точные понятия, изучение которых продиктовано временем.

Музееоведение является одной из сфер, термины которой среди населения употребляются не широко. Анализ данного материала показал, что термины музейной сферы, по сравнению с другими отраслями, являются сложными и труднопонятными. Поэтому их изучение является одной из основных задач современного языкоznания.

Сама жизнь и деятельность научных сотрудников музеев требует всестороннего изучения терминологии этой сферы. Так как, каждый человек, который приходит в музей, хочет приобрести новые знания о национальных ценностях. Каждый предмет, хранящийся в музее имеет свой термин и свой особый исторический и культурный язык, который музейный сотрудник должен знать и уметь объяснить посетителям на простом, понятном языке.

Исследования показали, что развитие музееведческой науки привело к появлению большого количества новых музейных терминов, изменению толкования старых терминов и появлению особого отраслевого языка. Основной целью исследования музейной терминологии является изучение, упорядочение, определение смысла термина, определение их связи в языке, систематизирование современной музейной терминологии и утверждение ряда терминов, которые недавно вошли в научный оборот.

Надо отметить, что изучение музейной терминологии в настоящее время считается одним из важных вопросов в развитии музейной деятельности. Если обратиться к истории музейной терминологии, то уже в 1965 году на заседании Генеральной Конференции Международного Совета музеев в городе Нью-Йорк (ИКОМ) была создана рабочая группа, усилия которой были направлены на формирование музеологического международного словаря, однако в последующие годы в некоторых государствах были установлены ограничения. В эти годы, т.е. во времена «эмансипации музеологии», несколько раз были сделаны попытки для составления и упорядочения музейной терминологии, и первой страной, где была проведена работа по приведению понятийно-терминологического аппарата музееведения в соответствие с современным состоянием музейной практики была бывшая Демократическая Республика Германии. С начала 1973 года в Германии начали подготовку и обработку терминов этой отрасли с целью составления отраслевого словаря, и в итоге, в 1975 году была издана книга под названием «Краткий словарь музейной работы» («Kleines Wörterbuch des Museumswesens»).

Одновременно в 1974 году в бывшем Советском Союзе, был издан «Краткий словарь терминов музееведения» (переиздался в 1983 году), который был составлен в отделе музееведения Научно-исследовательского института бывшего Министерства культуры РСФСР. Настоящий словарь содержит более 200 слов и терминов сферы музееведения и содержит их краткие толкования. Эта работа была первой и очень важной стадией для развития музееведческой терминологии бывшего Союза, словарь в последующем был переведён и издан на другие языки народов Советского Союза. В 1977 году на третьем заседании ИКОМ (International Council of Museums (ICOM) в Москве была создана рабочая группа по изучению музейных терминов, в задачи которой входила подготовка международного словаря. Институт восстановления и музейной методологии Венгрии взял на себя

ответственность выполнить эту работу. В 1986 году после кропотливого труда «Международный словарь музееведения» был издан на двадцати языках мира.

В этот период (1974-1989) учёными-музееведами были составлены ряд больших и малых словарей на различных языках мира. В том числе, в 1978 году на чешском языке была издана книга И.Бенеша «Музееведческий словарь» («Muzeoloqicky slovník»), в 1982 году К. Шпийнер издал «Словарь музееведческой терминологии» («Terminologisches Wörterbuch der Museologie») на немецком языке, в 1983 году П.В. Меншом был издан «Музееведческий словарь» («Museologisch woordenboek») на голландском языке и в 1990 году в Канаде была издана музейный глоссарий («Glossary of museology»), т.е. англо-французский толковый словарь музейных терминов. Все слова и термины, собранные в этих словарях отражают важные стороны работы музеев.

Следует отметить, что первой серьезной попыткой развития музейной и музеологической терминологии на международном уровне стала публикация в 1986 г. издания, озаглавленного «Dictionarium Museologicum», которое содержит 1632 термина музееведения и переведён на двадцать языков мира.

После приобретения независимости, в Республике Таджикистан особое внимание уделяется музееведению. Сотрудники музеев активно участвуют на всех семинарах и конференциях по исследованию терминологии музейной сферы. Так как музей является научно-культурным учреждением, музейные термины, словосочетания и слова должны использоваться в соответствие с научными нормами языкоznания. В Республике Таджикистан в 2010 году сотрудниками Государственного учреждения «Республиканский историко-краеведческий музей имени Абуабдуло Рудаки» города Пенджикент был издан русско-таджикский словарь «Краткий словарь музейной терминологии», который содержал более 200 терминов музейной отрасли<sup>1</sup>.

Таким образом, по теоретическим вопросам терминологии проведены много исследований, но по терминологии музейной сферы, являющейся составной частью терминологии таджикского языка, глубоких исследований не проводилось.

**Раздел 1.3. «Лексические группы и пласти музейной терминологии»** состоит из 4 подразделов.

В этом разделе приведены сведения о разделении слов и терминов музееведения на тематические (ТГ) и лексико-семантические группы (ЛСГ). По нашему мнению, тематические группы объединяют в себе термины не по словесным и смысловым отношениям, а с точки зрения их свойств. Лексико-семантические группы (ЛСГ), выходящие из

---

<sup>1</sup> Сайд Ю. Фарҳанги истилоҳоти осорхонашиносӣ (русӣ-тоҷикӣ) / Ю. Сайд. – Душанбе, 2010. – 48 с.

тематической группы, имеют смысловые изменения похожие друг на друга.

С этой точки зрения терминология музейной сферы, как специальный пласт слов таджикского языка, имеет конкретные и точные понятия. В связи с чем необходимо разделить терминологию данной сферы на группы и пластины слов, определить их отношения, отталкиваясь от их сфер употребления и дать трактовку каждого из них.

Музейную терминологию по лексическим пластам ТГ (тематическим группам) ЛСГ (лексико-семантическим группам) классифицировали в следующем виде:

- термины музейного фонда;
- экспозиционные термины музея;
- термины изобразительного и прикладного искусства музея;
- археологические термины музея.

В подразделе 1.1.1. «Термины музейного фонда» рассматриваются термины музейного фонда, входящие в состав группы специальных терминов, слов, словообразований. Эти термины относятся к фондовой деятельности музея. Фондовая деятельность является одним из основных направлений работы музея, где проводится регистрация, хранение и изучение всех экспонатов.

Термин «фонд» исходит из французского слова **fond** и имеет значение **основание** или **основа**. Фонд музея является основой в деятельности музея, т.к. все стороны музейной деятельности – регистрация, описание, общественно-просветительская, выставочно-экспозиционная и научно-исследовательская, берут начало из музейного фонда. Поэтому, некоторые исследователи считают сердцем музея именно **фонд**.

Слово «фонд» как музейная терминология в русском и таджикском языках произносится без изменений, также как на французском **fond**. Фонд музея – комплекс музейных экспонатов и музейной коллекции, он хранится в музее и используется на основании действующего законодательства. В то же время в диссертации исследуются ряд слов и термины из лексики музейного фонда: **коллекция, дафина (сокровище), санад (акт), фехрист (список), бойгонӣ (архив), ашёи осорхонавӣ (музейный предмет), хуччатнигорӣ (документация), коллекцияқунӣ (коллекционирование), чамъоварӣ (сбор), ҳифз (охрана), нигоҳдорӣ (хранение), пуррагардонӣ (пополнение), санадқунӣ (актирование), даврабандӣ (деление на периоды), ҷобаҷогузорӣ (расставление по местам), ҳароратсанҷӣ (измерение температуры), мураттабсозӣ (упорядочение), комиссияи ҳаридорӣ (комиссия по закупкам), китоби воридот (книга поступлений), китоби инвентарӣ (инвентарная книга), шиносномаи илмӣ (научный паспорт), тавсифи илмӣ (научная характеристика), рақами осорхонавӣ (музейный номер)** и др.

В подразделе 1.1.2. «Экспозиционная терминология музея» даются сведения о группе специальных терминов, слов и выражений, которые относятся к выставочно-экспозиционной деятельности музея.

Музейная экспозиция в современном мире считается одним из видов искусства, важнейшим разделом музея, имеющего самостоятельную деятельность. В этом разделе также нашли своё толкование экспозиционные слова и термины, такие как, **намоишгоҳ** (экспозиция), **намоя, нигора** (экспонат), **роҳнамоӣ** (экскурсия), **роҳбалад** (экскурсовод), **қафаса** (витрина), **манзара** (диорама), **зермон** (подиум), **амсила** (макет) и **зернавишт** (этикетка).

Подраздел 1.1.3. «**Термины прикладного и изобразительного искусства музея**» даёт сведения о группе специальных терминов, слов, выражений, относящихся к живописи или прикладному искусству в деятельности музеев. Изобразительное искусство или живопись являются одним из важных разделов культуры и духовным богатством каждой нации, образцы которого выставлены в крупнейших музеях мира на обзор посетителей.

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что изобразительное и прикладное искусство являются отдельными видами искусства, произведения мастеров (рисунки, чертежи, парча высшего качества, резьба по дереву, бюсты и др.) собраны, хранятся и выставляются на обозрение в стенах музея. В 30-х годах XX века в Республике Таджикистан с целью повышения духовной жизни народа был построен первый объединённый музей (изобразительного искусства и историко-краеведческий), важнейшую часть коллекции которого занимали произведения изобразительного и прикладного искусства. Поэтому термины изобразительного и прикладного искусства в деятельности музеев имеют широкое употребление и являются важной частью структуры музейной терминологии.

Сам термин **наққошӣ (живопись)** считается одним из ключевых и основных понятий изобразительного и прикладного искусства. В современном таджикском языке широко используются слова - синонимы **нигоргарӣ (живопись, художество)**, **сураткашӣ (рисование)**, **чеҳрапардозӣ (вышивание)**, **суратгириӣ (фотографирование)**, **нақшбандӣ (мастерство по вышиванию рисунков (на тканях))**. Слово **живопись** на итальянском языке используется как **disegno**, на немецком языке как **malend-malerei**, на английском языке как **drawing**. Этот термин во всех перечисленных языках обозначает искусство, умение, мастерство или навыки по вышиванию. Лиц, занимающихся этим ремеслом называют **наққош (живописец), рассом (художник), мусаввир (рисовальщик), ҳаккок (резчик или гравёр)**.

Также в этом подразделе диссертации анализированы и рассмотрены слова и термины такие, как: **нигористон, нигорхона** (галерея), **табииати бечон** (натюрморт), **манзаранигорӣ** (пейзаж), **чеҳранигорӣ (портрет)**, **пайкаранигор** (автопортрет), **ранг** (краска), **обранг** (акварель), **устухонбандӣ**, **таркиббандӣ** (композиция), **ҳотамкорӣ** (мозаика), **навъ** (жанр), **нақшунигор** (орнамент), **кандакорӣ**, **ҳаккокӣ**

**(гравюра), барчаста (барельеф), хомтарх (эскиз), мучассамасозӣ, пайкаратарошӣ (скульптура), филоранг (гуаш).**

В подразделе **1.1.4.** исследованы «**Археологические термины музея**». Археологические термины музея являются группой специальных терминов, слов и выражений, которые относятся к археологической деятельности музеев. Следует отметить, что часть важных экспонатов музея составляют археологические находки (образцы редких гончарных, каменных, металлических, стеклянных, ювелирных украшений, бытовых предметов и скульптуры). Одним из важных направлений деятельности музеев является организация археологических раскопок, благодаря которым музейный фонд пополняется редкими историческими памятниками.

Поэтому археология наряду с задачами, целями и собственной методикой имеет специфические слова, выражения и терминологию, которые в свою очередь являются составной частью музейной терминологии.

Один из частоиспользуемых термином музейной сферы является слово **ковиш** (раскопки). Составители «Толкового словаря таджикского языка» истолковали это слово так: 1. **Раскопки** – копание земли с целью поиска античных памятников или рудников, поиск, разыскивание<sup>1</sup>. Но в современном таджикском языке, особенно на языке археологии арабское слово **ҳаффорӣ и ҳафиёт** (раскопки) имеет более широкое использование. Например,: **ҳафиёти бостоншиносӣ** (археологические раскопки), **ҳафиёти байналмилалӣ** (международные раскопки), **ҳафиёти кӯхи Муғ** (раскопки горы Муг), **мавзеи ҳаффоришуда** (местность где проводились раскопки) и др. Таджикское слово **ковиш** (раскопки) от глагола **کاویدن** – /kavidan/, является синонимом слова **ҳаффорӣ** и в таджикском языке используется редко.

В то же время ряд слов и терминов сферы музееведения, такие как **экспедиция, бозёфт (приобретение), ангоб** (краска приготовленная из глины и, используемая в гончарном производстве), **олот** (орудие), **бошишгоҳ** (местопребывание), **шурф, кабр** (могила), **материк, чом** (чаша), **хум** (большой глиняный кувшин для хранения воды, вина, масла и т.п.), **кӯза** (кувшин) и др. получили толкование и пояснение.

Глава II. «**Словарный состав музейной терминологии**» состоит из 5 разделов.

Раздел **2.1.** называется «**Исконно таджикские термины**». В ходе изучения и поисков выяснилось, что весьма большое количество терминов музейной сферы составляют исконно таджикские слова, которые берут свое начало из разных видов словообразований таджикского языка. Диссертант определил таджикские слова и термины этой сферы науки, прибегнув к авторитетным персидско-таджикским словарям. Исконно таджикские слова **намоиш** (показ, демонстрация), **нигора** (рисунок (изображение), **ангора** (эскиз этюд, набросок), **толор** (зал),

<sup>1</sup> Фарҳанги тафсирии забони тоҷики. Иборат аз 2 чилд. –Душанбе, 2010. – Ч.1. – С. 643.

ёдгори (памятник (мемориал, монумент), боздид (встреча (ответный визит), ганджина (сокровищница (сокровище), арзиш (цена, стоимость (ценность) часто употребляются в музейной деятельности.

В разделе **2.2. «Заемствованные термины»** подчёркивается, что, как и в других языках мира, в словарный состав таджикского языка вошли многочисленные заимствования из других языков, такой процесс стал одним из естественных факторов его обогащения. Этот вопрос издавна интересовал многих исследователей и исследовался ими в достаточной степени. Однако, в этом вопросе всё ещё остаются некие неясности. В данном разделе рассматриваются исследования таджикских ученых, посвятивших свои работы заимствованым терминам.

Изложенные размышления диссертанта по данному вопросу могут быть полезными в дальнейших исследованиях, посвященных заимствованному терминам.

Маликушшуаро Бахор один из основоположников исследования персидского языка и литературы, в своей знаменитой книге «Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури забони форсӣ» («Стилистика или история развития (эволюции) персидского языка»), говоря об истории и развитии персидской прозы, показывает изменения словарного состава персидского языка от доисламского периода до наших дней. Он, всесторонне, изучив основы и источники обогащения персидского языка, разделил их на латинские, греческие, эфиопские, турецкие, монгольские, индийские и арабские группы. Автор подчёркивает, что персидский язык на протяжении своей многовековой истории, сталкиваясь с различными языками, заимствовал огромное количество слов, которые обозначают разные понятия и значения<sup>1</sup>.

Таким образом, мы наблюдаем стремительное влияние заимствованных слов на словарный состав таджикского языка наряду с развитием поэзии и прозы, где музееведение не является исключением. В результате исследования и терминов музейной сферы нам стало известно, что большую часть заимствований составляют арабские, французские и латинские слова.

Раздел **2.3.** называется **«Арабские термины музееведения»**. В результате изучения теоретического материала, вияснилось, что часть научной музейной терминологии составляют исконно арабские слова. Это связано с тем, что после арабского завоевания, арабский язык в Иране стал языком науки и делопроизводства. В этот период арабский язык выполнял роль международного языка на Ближнем и Среднем Востоке, также как латинский в средние века в Европе. Этот долгий исторический период, с одной стороны стал причиной внедрения многих элементов чужого языка в словарный состав таджикского литературного языка, а с другой стороны, пополнил словарный состав языка необходимыми словами.

---

<sup>1</sup> Мухаммад, Т.Б. Сабкшиносӣ ё таъриҳ, татаввури насри форсӣ, дарсечилд / Т.Б. Мухаммад. – Техрон. 1349/1970. – С. 197.

Отметим, что в музейной терминологии больше наблюдается влияние арабского языка. Поэтому диссидентом рассматривается толкование заимствованных арабских слов, как **осор** (памятники, произведения), **мерос** (наследие), **хифз** (охрана, охранение, хранение, оберегание, защита), **тармим** (исправление, восстановление, ремонт), **маъраз** (место показа, выставочный ряд, выставка), **хафриёт** (археологические раскопки, предметы находимые при раскопках), **чаззобият** (привлекательность, пленительность), **асл** (подлинник, оригинал) и **ҳадя** (подарок, дар, милость, приношение).

Наряду с этим существуют ряд музейных терминов, которые в результате словообразования образовались частично из арабско-таджикских, таджикско-арабских слов:

а) термины, имеющие арабское и таджикское происхождение: **осорхона** (музей), **аҷоибхона** (ст. музей, кунцкамера), **маҳфузгоҳ** (хранилище), **сайрнома** (путеводитель), **ҷамъоварӣ** (сбор, собирание, скапливание), **амсиласозӣ** (моделирование), **тармимгар** (ремонтник, реконструктор, реставратор);

б) термины, имеющие таджикское и арабское происхождение: **роҳбалад** (экскурсавод), **сармуҳофиз** (главный хранитель);

в) термины, исконно арабские: **ҳатсайр** (маршрут).

Таким образом из примеров, приведённых выше выясняется, что арабские термины музееведения широко употребительны в таджикском языке.

В разделе 2.4. рассмотрены «Французские термины музееведения». На протяжении всего исторического периода, в результате исторических событий наряду с арабским, греческим, русскими заимствованными словами, также в таджикский язык вошли французские слова.

Многие из французских слов, используемые в музейной терминологии до сегодняшнего времени не потеряли своего первоначального значения. Например, одно из известных и широко употребляемых слов - **витрина** со времен вхождения в таджикский язык и до настоящего времени широко употребляется в том же виде и значении. Хотя в известных персидско-таджикских словарях его синонимом служат: **қағасай шишагӣ** (стеклянная клетка) и **равзанаи шишадор** (стеклянная равзана) (светопроём, отверстие в стене или крыше для освещения и вентиляции). Слово “**витрина**” в таджикском языке используется чаще, чем определение “**қағасай шишагӣ и равзанаи шишадор**”, оно является общеизвестным, широко употребляемым и продуктивным.

В диссертации также комментированы термины: **этикетка** (зернавишт), **муляж** (мулух, амсила), **модель** (намуна, намуд), **буклет** (китобча), **код** (рамз), **архитектура** (меъмори), **фонд** (бунёд, асл), **демонтаж** (таҷзия), **дезинфекция** (безаргардони), **дублет** (нусхай чизе), **вернисаж** (ифтиҳоҳ).

Раздел 2.5. называется «Латинские термины музееведения». Латинский язык на протяжении долгого времени был признан языком

науки и сыграл важную роль в развитии таджикского языка. Из этого языка через язык посредник – русский в таджикский вошли ряд терминов из различных сфер, среди которых немало терминов музееведения.

Часто употребляемыми латинскими терминами музееведения на таджикском языке являются слова: **реставрация** – *restavratio*, **консервация** – *conservatio*. Синонимом **реставрации** в арабском языке используется **тармим** (ремонт, реставрация, реконструкция), что обозначает починка, ремонт, исправление, устранение недостатков в каждой вещи. Его латинский эквивалент **реставрация** является доказательством вышесказанного. Термин «**консервация**» в словаре приводится как укрепление и сохранение какого-либо предмета. Данные слова в музейной терминологии обозначают ремонт и укрепление музейных экспонатов, потерявших, со временем, свой первоначальный вид.

Также в этом разделе были исследованы музейные термины на латинском языке: **имитация** (*таклидкори*), **куратор** (*сарпарат*), **аукцион** (*музояда*), **атрибуция** (*тавсиф*), **дубликат** (*нусхай деюм*).

Глава III. называется «Структурные особенности музейной терминологии» и состоит из 5 разделов.

Раздел 3.1. «Краткая информация о критериях словообразования в таджикском языке» изучает вопросы сложения терминов.

Словообразование - одно из основных и распространённых путей обогащения словарного состава и имеет важное морфологическое значение в языкоznании. Исследование словообразования и определение внутренних законов языка имеет особое значение для развития языка. Этого требует состояние словарного состава, использование традиционных и новых форм словообразования, в связи с чем необходимо расширить исследование терминообразования.

Терминообразование доказывает, что процесс образования слов происходит, существующими в языке путями и формами, т.е. процесс рождения новых единиц языка имеет непосредственное смысловое значение с начальной единицей. Известно, что одним из средств обогащения словарного запаса является словообразование. Благодаря присоединению аффиксов к самостоятельным простым словам, расширяется круг словарного состава языка, объясняющие разные понятия.

В результате всестороннего изучения музееведения стало известно, что термины данной сферы в таджикском языкоznании до сих пор не были проанализированы и классифицированы.

Термины музейной сферы, грамматически, были подразделены на: простые, производные, сложные термины и термины-фразы.

В разделе 3.2. исследованы «Простые термины музееведения». Простыми терминами называются, составленные из корня слова, не имеющие ни суффиксов, ни префиксов. Своими качественными свойствами они полностью отличаются от других терминов. Отметим, что простой вид структуры слов более употребляем в формировании слов таджикского языка.

Важную роль в формировании производных, сложных слов и терминов-фраз играют простые слова, посредством которых образуются новые слова. В музейной терминологии существуют ряд простых слов, выражающих разные понятия. В их числе **фонд**, **ашё** (предмет), **осор** (произведение), **рамз** (код), **хифз** (защита), **мерос** (наследие), **толор** (зал), **сайр** (прогулка), **аср** (век), **макет**, **асл** (подлинник), **кайд** (регистрация), **хунар** (мастерство, умение, мастерство), **нақш** (орнамент, картина, рисунок), **нусха** (экземпляр, копия) **шарҳ** (объяснение, разъяснение, толкование, комментирование), **сикка** (чекан, чеканная монета), **нигора** (рисунок, изображение), **матн** (текст), **модель**, **санад** (акт), **навъ** (вид), **мавод** (материал), **касб** (ремесло), **расм** (портрет), **матоъ** (материя, ткань), **шурф**, **жанр**, **қабр** (могила), **дайр** (храм), **тухфа** (подарок), **тамга** (клеймо, тавро), **киёс** (сопоставление), **шуъба** (отдел), **хуччат** (документ), **буклет**, **коҳ** (замок, дворец), **ранг** (цвет), **чой** (место), **сабт** (внесение в список), **олот** (орудие), **сайёҳ** (турист), **шуро** (совет), **усул** (метод), **насб** (монтаж), **нутк** (речь), **лоиха** (проект), **сайёр** (передвижной), **нодир** (редкий, уникальный), **колаб** (форма), **кор** (работа) и др.

Данные термины считаются простыми, потому что у них нет ни суффиксов, ни префиксов, ни аффиксов и они являются основой для составления разнообразных слов.

Раздел 3.3. называется «**Производные термины музееведения**». Один из путей обогащения словарного состава каждого языка является составление производных терминов морфологическим путём. Со времен появления таджикского языка, суффиксы и префиксы имеют особое значение как основной способ составления новых слов.

Исходя из чего, музейная терминология, структурно, составленная морфологическим путём, делится на нижеследующие группы:

### **1. Составление новых терминов музееведения с помощью префиксов.**

Надо отметить, что не все префиксы, которые в настоящее время существуют в таджикском языке принимают участие в составлении музейной терминологии. Мы проанализировали только те префиксы, которые играют активную роль в процессе появления музейной терминологии:

а) с префиксом - **боз** (*aboz* и *apac*)<sup>1</sup>. Префикс **боз** + основа слова. Имеет значение повторения действия и возвращения в начальную стадию: **бозёфт** (приобретение, находка), **боздид** (свидание, встреча), **бозгӯ** (изложение), **бозсозӣ** (перестройка, обновление), **боздошт** (сдерживание, препятствование), **бознавис** (переписывание);

б) с префиксом - **зер**. Префикс **-зер** в основном соединяется с существительным и редко с глаголом, обозначает нижнюю часть: **зернавишт** (приведённое внизу), **зермон** (подставка), **зерсутун** (подколонка), **зербино** (фундамент);

<sup>1</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 ҳ. – С. 370.

в) с префиксом – **бо** (др.п. *abāg* - // *арāк*, н.п. *abā* // *bā*)<sup>1</sup>. В основном префикс - **бо** присоединяется к существительным и создаёт новые слова, которые обозначают обладание, прибавление: **боарзиш** (ценное), **ботантана** (торжественно), **боаззамат** (величавый, гигантский), **ботачриба** (опытный), **бохунар** (мастер, виртуоз);

г) с префиксом – **бе** (с. п. *аве* - // *аре*)<sup>2</sup>. Префикс **бе** показывает отсутствие признаков и свойств чего-л: **беарзиш** (ничего не стоящий, не имеющий никакой ценности).

Таким образом, можно сказать, что хотя в составлении музейной терминологии позиция префиксов незначительна, однако в составлении некоторых терминов данной сферы, они играют большую роль.

## 2. Составление музейной терминологии с помощью суффиксов.

Количество суффиксов, по сравнению с префиксами в несколько раз больше. Также роль суффиксов в составлении терминологических слов, по сравнению с префиксами, огромна. В терминах музейной сферы таджикского языка присутствуют все суффиксы. Но суффиксы - **гоҳ**, - **дон**, - **гар**, - **иш**, - **анда**, - **ӣ** играют значительную роль в составлении музейной терминологии.

а) с суффиксом – **гоҳ**. Этот суффикс является одним из активных суффиксов таджикского языка при составлении существительных терминов музейной терминологии. Данный суффикс, присоединяясь к различным словам составляет существительные, обозначающие место: **намоишгоҳ** (выставка), **тармимгоҳ** (ремонтная мастерская), **маҳфузгоҳ** (хранилище), **бошишгоҳ** (местоприбытие, обитель), **шабонгоҳ** (ночная пора), **оташгоҳ** (храм огнепоклонников), **парастишгоҳ** (место поклонения, святилище), **озмоишгоҳ** (лаборатория), **ҷомагоҳ** (гардеробная), **мамнуъгоҳ** (заповедник), **оромгоҳ** (место отдыха, прибежище; мавзолей, место погребения), **дағнгоҳ** (могила, место захоронения).

б) с суффиксом – **дон**. Этот суффикс считается одним из распространённых словообразовательных суффиксов в таджикском языке, активно участвовавший в словообразовании средне-персидского языка. Например, суффикс – **дон** в средне-персидском языке образовался в виде - *odān*, древне-персидском языке -*dāna-* чойгоҳ, «**макон** - место», индоевропейском (индоевропейском \**dhē-no-*) лат. корня *dā-* «**ниходан**, **қарор додан** – ставить, решать». Данный суффикс, присоединяясь к словам обозначает место и емкость. С суффиксом **-дон** составлены нижеследующие музейные термины: **хумдон** (печь для обжига кирпича, гончарных изделий), **устухондон** (устадон) (емкость, где хранили кости), **сурмадон** (мешочек или маленький сосуд для сурьмы), **бухурдон** (курильница (сосуд) для благовоний, кадило), **қаламдон** (пенал), **ҷузвдон** (папка, портфель, сумка, коробка), **рангдон** (чернильница), **сиёҳидон**

<sup>1</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳанги решашиноҳти забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 х. – С. 347.

<sup>2</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳанги решашиноҳти забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 х. – С. 555.

(чернильница), **тирдон** (обойма), **фалладон** (место хранения зерна), **обдон** (сосуд для воды, фляга), **бордон** (большая плетёная корзина, мешок, сумка; багажник, кузов), **симобдон** (сосуд для хранения ртути), **тангадон** (копилка), **намакдон** (солонка), **сочмадон** (дробница), **захрдон** (емкость, где хранили яд, отравы), **гулдон** (ваза);

в) с суффиксом – **гар**. В среднеперсидском языке этот суффикс встречается как «*-gar*» ва «*-kar*», и используется как вторая часть сложных слов древнего персидского языка «*-kara*» аз «*kar*» «кардан - делать». В основном суффикс –гар, присоединяясь к существительному и прилагательному, образует термины, которые обозначают деятельность человека. Данный суффикс часто используется в слообразовании музейной терминологии: **намоишгар** (демонстрирующий, экскурсовод), **тармимгар** (ремонтник, реконструктор, реставратор,) **ороишгар** (оформитель), **тамошогар** ( зритель), **муарифгар** (ознакомитель), **эхдогар** (дарящий), **гардишгар** (прогуливающий), **хифозатгар** (охранник), **омӯзишгар** (преподаватель), **тавсифгар** (характеризующий), **таблиғар** (агитатор, рекламирующий), **ковишгар** (археолог), **нигоргар** (художник, живописец), **мисгар** (медник), **заргар** (ювелир), **сафолгар** (гончар), **оҳангар** (кузнец), **дуредгар** (плотник);

г) с суффиксом – **иш**. (с.п.. *isn*, эр.б. \*-*is-na*)<sup>1</sup> не происходит соответствий в авестийском языке. Суффикс **иш** активен в составлении музейной терминологии: **намоиш** (показ, выставка), **ковиш** (поиск, раскопка), **нигориши** (рисование, живопись), **омӯзиш** (изучение), **пажуҳиши** (изучение, исследование), **пайдоиш** (возникновение), **пӯшиш** (закрывание, одевание, кровля), **гардиш** (оборот, прогулка), **арзиш** (ценность, себестоимость);

д) с суффиксом – **бон**. (ср.перс – *bān*, \**pāna* - ё \**pāvan*)<sup>2</sup>. Суффикс - **бон** в современном таджикском языке образует личное существительное: **нигоҳбон** (сторож, охранник);

е) с суффиксом – **анд** (ср.перс. – *andag*, *and* – *ant*). Данный суффикс является одним из распространённых словообразовательных суффиксов в таджикском языке. Известно, что суффикс –**анд** из основы настоящего времени глагола образует причастие настоящего времени, обозначающее действие или положение, и как признак предмета находится в каком нибудь времени.

С суффиксом – **анд** образовались следующие музейные термины: **шарҳдиҳанда** (коментатор, толкователь, пояснитель), **бақайдгиранда** (регистрирующий), **бинанда** (зритель), **ҷамъоваранда** (собиратель), **нигоҳдоранда** (хранитель);

ё) с суффиксом – **ӣ**. Суффикс – **ӣ**, образовывающий существительное берёт начало из среднего персидского языка – *ih*, корни которого в свою очередь доходят до *iya* – *да* древнего персидского

<sup>1</sup> Муҳаммади Ҳасандӯст. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Ч.1. / Ҳасандӯсти Муҳаммад. – Техрон, 1393 ҳ. – С. 391.

<sup>2</sup> Ҳамонҷо. С. 241.

языка. Этот суффикс является продуктивным словообразовательным суффиксом и играет активную роль в образовании музейной терминологии: **намоиши** (постановочный), **ороиши** (декоративный), **бозсози** (перестройка), **навсози** (обновление, восстановление), **қолаби** (формовой, штампованный), **саҳнасози** (создание декорации, инсценировка), **ёдгори** (память, сувенир) и т.п.

Необходимо отметить, что в сфере музееведения встречаются словообразования, которые образовались путём добавления других частей словообразования в сложный термин.

Большое количество таких словарных единиц образовываются путём добавления суффикса – **ӣ** к сложным терминам профессии. Суффикс **ӣ** активно принимает участие в соединении с существительным, прилагательным, особенно в образовании сложных существительных, и по мнению исследователей является продуктивным. Данный суффикс в словообразовании музейных терминов, из сложных существительных, обозначающих специальность образовывает слова, обозначающие действие: **гирдовар** (составитель) – **гирдоварӣ** (составление), **чамъовар** (собиратель) – **чамъоварӣ** (собирание), **бақайдгир** (регистратор) – **бақайдгирӣ** (регистрирование), **фехристнигор** (составитель списка) – **фехристнигорӣ** (составление списка), **мачмуасоз** (сборщик, коллекционер) – **мачмуасозӣ** (собирание, коллекционирование), **нигоҳдор** (хранитель) – **нигоҳдорӣ** (хранение), **саҳнасоз** (создатель декораций) – **саҳнасозӣ** (создание декораций), **мураттабсоз** (регулировщик) – **мураттабсозӣ** (регулирование), **ҳароратсанҷ** (измеритель температуры) – **ҳароратсанҷӣ** (измерение температуры), **харидор** (покупатель) – **харидорӣ** (покупка), **роҳнамо** (проводжатый, проводник, гид) – **роҳнамоӣ** (руководство, предводительство), **роҳбалад** (проводник) – **роҳбаладӣ** (проводничество).

В музееведческой терминологии есть группа слов, которые образованы посредством инфиксов. В строении сложных терминов музееведения роль инфиксов встречается менее и их можно сгруппировать в таком виде:

а) музейная терминология, которая образована инфиксом **-у**: **сайругашт** (прогулка), **сайрусаёҳат** (путешествие), **гаштугузор** (ходжение, гуляние, прогулка), **кофтуков** (поиски, изыскания), **дурудароз** (долгий, длительный, продолжительный), **чуствуҷӯ** (поиски, изыскания, разведка), **рафтуомад** (посещение, поездка, общение связь), **додугирифт** (товарообмен, торговая сделка), **тоҳтутоz** (пробег, набег, нападение), **сарусадо** (голос), **бандубаст** (связывание, завязывание, упаковка)

б) музейные термины, образованные посредством инфиксa **-о**: **ҳамоҳанг** (гармоничный,озвучный, согласованно,солидарно), **даводав** (беготня, хлопоты, сутолока), **пасопеш** (друг за другом, один за другим), **гирдогирд** (округа, окрестности, вокруг, кругом, со всех сторон), **рангоранг** (разноцветный, пёстрый, разнообразный).

Эти термины посредством инфиксов **-у** и **-о** наблюдаются в таких формах образования терминов:

а) существительное -у- глагол: **сайругашт** (прогулка), **бандубаст** (связывание, завязывание, упаковка).

б) существительное -у- существительное: **сайрусаёҳат** (путешествие), **сарусадо** (голос)

в) глагол -у- глагол: **гаштугузор** (ходжение, гуляние, прогулка), **кофтуков** (поиски, изыскания), **чустучӯ** (поиски, изыскания, разведка), **рафтуомад** (посещение, поездка, общение связь), **додугирифт** (товарообмен, торговая сделка), **тохтутоz** (пробег, набег, нападение).

г) существительное -о- существительное: **ҳамоҳанг** (гармоничный, созвучный, согласный, солидарный, единодушный).

д) глагол -о- глагол: **даводав** (беготня, хлопоты, сутолока).

е) наречие -о- наречие **пасопеш** (друг за другом, один за другим).

В результате изучения и анализа состава производных музейных терминов выяснилось, что один из основных путей образования музейных терминов в таджикском языке является способ словообразования (с помощью префиксов и суффиксов). Большое количество словарных элементов, особенно музейной терминологии, сформировалось в результате соединения префиксов и суффиксов с существительным, что и обогащает словарный запас таджикского языка.

В разделе 3.4. подробно изучены «**Сложные термины музееведения**». Вопрос словообразования сложных терминов исследован многими учёными. Структура, формы их словообразования в таджикском языке ранее до некоторой степени изучены, но некоторые исследователи убеждены, что словообразование сложных существительных является трудным и до сих пор нерешённым вопросом. В современном таджикском языке словообразование сложных существительных является эффективным, оно дает возможность кратко изложить мысль. Словообразование сложных слов в таджикском языке развито и имеет древнюю историю и историческое основание.

Ряд музейных терминов состоит из сложных слов. Естественно, метод словообразования является одним из основных методов сложения этих терминов. Словообразование в сфере музееведения является более распространенной формой сложения терминов, передающих более точное определение. В образовании сложных музейных терминов участвуют не все самостоятельные части речи. Эти понятия, в основном состоят из существительных + существительные, и из существительных + глагол.

В образовании сложных терминов музейной сферы очень часто используется слово **хона** (дом), которое обозначает место. Слово **хона** соединяясь с существительными образовывает новые музейные термины. Например, слова **осорхона** (музей), **нигорхона** (галерея), **ачоибхона** (уст. музей, кунцкамера), **ёдхона** (комната воспоминаний), **хумхона** (место для хранения хума (большого глинянного кувшина для хранения воды, вина, масла)), **бутхона** (храм идолопоклонников, капище), **чилахона** (дом, где хранится основа, приготовленная для создания шёлковой ткани), **сафолпазхона** (дом где обжигают керамические изделия),

**чувозхона** (маслобойня), **суратхона** (картинная галерея), **гӯрхона** (гробница, склеп, мавзолей), **устохона** (мастерская), и **китобхона** (библиотека) составлены из существительного с существительным и обозначают место, где исторические памятники и уникальные вещи выставляются напоказ, или указывает на место чего-то или место совершение чего-то.

Одно из частоиспользуемых слов, которые играют огромную роль после слова **хона** в образовании сложных музеиных терминов является **сар**. В музееведческой сфере слово **сар**, соединяясь с другими словами, образовывает ряд сложных музеиных терминов: **сармуҳофиз** (главный, старший охранник), **сарпараст** (попечитель, опекун, спонсор), **сарсутун** (капитель), **сарнайза** (штык), **сарнавишт** (судьба, рок, предопределение, доля), **сарчашма** (источник, исток, первоисточник), **сарходим** (старший служащий, работник, деятель) и др.

Иным способом словообразования сложных слов в таджикском языке является образование слов из существительного и глагола. Этот способ словообразования в основном образуется от основы глагола настоящего времени: **осорхонашинос** (музеевед), **катибашинос** (эпиграфист), **бостоншинос** (археолог), **санъатшинос** (искусствовед), **кишваршинос** (краевед), **мучассамашинос** (скульптор) **хуччатнигор** (документавед), **намоишвар** (показывающий, демонстрирующий, экскурсовод), **чобачогузор** (расставляющий), **мачмуасоз** (коллекционер), **ҳароратсанҷ** (термометр), **тамошобин** (зритель) и т.п.

**Раздел 3.5. - «Музееведческие фразы-термины».** Вопрос изучения фраз-терминов и их видов в языкоznании имеет особую важность, которому многие ученые посвятили свои многочисленны труды.

Фраза-термин в основном составлена из двух или более самостоятельных слов, которые имеют отдельные значения и один подчиняется другому. Говоря иначе, два или более самостоятельных слов, соединённых таким путем, выражающие сложные понятия, называют фразой или выражением. Фраза-термин занимает основное место в музеиной терминологии. В случае, если посредством простых, производных и сложных терминов можно отразить разные понятия, фраза-термин яснее и точнее отражает необходимый смысл. Образование фраз-терминов музеиной сферы является одним из продуктивных форм. Таким образом, фразы-термины данной сферы условно разделены на изафетные фразы-термины и фразы-термины с предлогом:

### **1. Изафетные фразы-термины:**

а) фразы, составленные из существительного + существительное:  
**намоиши осорхона** (показ музея), **намоиши сайёр** (передвижной показ),  
**намоиши осор** (показ памятников), **китоби мулоҳизоти тамошобинон** (записей посетителой), **китоби роҳнамо** (путеводитель), **тармими ашё** (реставрация предмета), **тармими осор** (реставрация памятника), **ашёи осорхона** (предметы музея), **фонди осорхона** (фонд музея), **бойгонии осорхона** (архив музея), **тамошобини осорхона** (зритель музея), **концепсияи осорхона** (концепция музея), **роҳбалади осорхона** (проводник,

проводатый музея, экскурсовод музея), **дизайни осорхона** (дизайн музея), **роҳнамои осорхона** (проводник, гид, провожатый музея), **рисолати осорхона** (миссия музея), **Шурои байналмилалии осорхонаҳо** (Международный совет музеев), **ифтитоҳи намоиш** (открытие показа), **шайъи намоиш** (предметы показа), **толори намоиш** (зал показа), **таассуроти тамошобин** (впечатление зрителя), **боздиҳи тамошобин** (визит зрителя), **қайди тамошобин** (регистрация зрителя), **шиносии тамошобин** (ознакомление зрителя), **хатсайри тамошобин** (путеводитель зрителя), **гурӯҳи тамошобин** (группа зрителей), **сарчашмаи бозёфт** (источник приобретения, находки), **нодирияти бозёт** (ценность находки), **таърихи бозёфт** (история находки), **макони бозёфт** (место находки) и др.

б) фразы, составленные из существительное + прилагательное: **мероси фарҳангӣ** (культурное наследие), **мероси таъриҳӣ** (историческое наследие), **мероси моддӣ** (материальное наследие), **осори ҳунарӣ** (памятники искусства), **осори бостонӣ** (памятники старины), **осори атиқа** (античные памятники), **санъати тасвирий** (изобразительное искусство), **санъати наққошӣ** (резьбы искусство), **санъати мӯжассамасозӣ** (скulptурное искусство), **санъати кулолгарӣ** (гончарное искусство), **осорхонаи миллӣ** (национальный музей), **осорхонаи кишваршиносӣ** (краеведческий музей), **осорхонаи мардумшиносӣ** (этнографический музей), **намоиши доимӣ** (постоянный показ), **намоиши муваққатӣ** (временный показ), **намоиши ҳунарҳои мардумӣ** (показ народных ремесел), **фонди асосӣ** (основной фонд), **фонди заҳиравӣ**, (запасной фонд), **экскурсияи осорхонавӣ** (музейная экскурсия), **экскурсияи тафсирий** (обзорная экскурсия), **экскурсияи мавзуӣ** (тематическая экскурсия) и др.

в) фразы, составленные из существительное + причастие: **экскурсияи таъсиркунанда** (впечатляющая экскурсия), **ашёи тавсифшаванда** (описываемые предметы), **коллексияи таҳқиқшуда** (исследованная коллекция), **толорҳои кушода** (открытые залы), **ашёи ҷамъовардашуда** (собранные предметы), **намоиши дикқатчалбунанда** (показ, привлекающий внимание), **шахси хифозаткунанда** (защищающее лицо), **осори қашғашуда** (обнаруженные памятники), **экспозитсияи ороишёфта** (украшенная экспозиция), **осори таҳрибшуда** (разрушенный памятник), **тамошобини қафомонда** (опоздавший зритель), **намоиши такмилёфта** (усовершенствованный показ), **сайёҳати дилгиркунанда** (показ, наводящий уныние и скуку), **ашёи тармимшуда** (отремонтированный предмет) и др.

## 2. фразы-термины с предлогами:

В формировании большей части музейной терминологии, особенно глагольных фраз, фразы с предлогами, занимают первостепенное положение: **ба қайд гирифтан** (регистрировать), **ба намоиш гузоштан** (выставлять на показ), **ба нақша гирифтан** (планировать), **ба тамошобин фахмондан** (объяснить зрителю), **ба фонд даромадан** (вступить в фонд), **бо диққат гуш кардан** (слушать внимательно), **ба даст овардани ашёи таъриҳӣ** (приобретение

исторического предмета), **аз осорхона боздид намудан** (осмотреть музей), **дар намоиш иштирок намудан** (принять участие в показе), **ба коллексияҳо чудо намудани ашёи осорхонавӣ** (определять по коллекциям музеиные предметы) и др.

Таким образом, анализ собранных материалов показывает, что часть составных терминов, относящихся к музейной терминологии образуют фразы-термины, которые в свою очередь образовали новые словарные единцы.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### 1. Основные научные результаты диссертации

В результате исследования выяснилось, что часть из общего количества терминов таджикского языка составляют слова и термины музейной сферы, которые в свою очередь, играют большую роль в обогащении словарного состава таджикского языка.

Результаты, полученные в ходе анализа:

1. Вопрос научного изучения терминов и образований терминов, определения способов и норм их составления продиктовано временем и является одним из важных вопросов терминологии таджикского языкоznания.
2. Изучение музееведения имеет в настоящее время огромное научное значение, так как изучает отношение людей с историей и памятниками древности.
3. Слова и термины музейной сферы со своими словарными и смысловыми свойствами образовывают отдельные тематические группы, которые были рассмотрены в первой главе (термины музейного фонда, термины музейной экспозиции, термины художественного и прикладного искусства и археологические термины).
4. В обогащении состава терминологии таджикского языка важную роль играют заимствованные термины музееведения.
5. В результате исследования выяснилось, что в формирование таджикской музейной терминологии также внесли определенный вклад термины из арабского языка, такие как: **тармим** (ремонт), **мерос** (наследие), **ҳафриёт** (археологические раскопки), **маъраз** (выставочный зал), **ҳифз** (хранение), **осор** (памятник), **санъат** (искусство), французского (витрина, фонд, этикетка, модел, буклет, код), латинского (реставрация, консервация, экскурсия, экспедиция, экспозиция) и других языков, что является доказательством культурных связей таджикского народа с другими народами.
6. В ходе исследования было определено, что таджикская музейная терминология с точки зрения структуры бывает простой: фонд, **ашё** (предмет), **осор** (памятник), **рамз** (код), **ҳифз** (хранение), **мерос** (наследие), **толор** (зал), **сайр** (прогулка), **аср** (век), производные (**намоишгоҳ** (выставка), **тамошобин**

(зритель), **сурмадон** (сосуд для хранения сурьмы), **ковиши** (раскопки), **пайдоиш** (появление), **заргар** (ювелир), **сафолгар** (гончар), сложные **осорхонашинос** (музеевед), **бостоншинос** (археолог), **осорхона** (музей), **сафолпазхона** (дом где сжигают кирпич или керамические изделия), **сармуҳофиз** (главный хранитель), **нигорхона** (картинная галерея), и фраза-термины (**мероси фарҳангӣ** (культурное наследие), **сайри осорхонавӣ** (музейная прогулка), **толори экспозитсионӣ** (экспозиционный зал), **гуруҳи экскурсионӣ** (экскурсионная группа), **ашё ва коллексияи осорхонавӣ** (предметы и музейная коллекция).

Одним словом, изучение слов и терминов разных отраслей общества, особенно музейной терминологии, являющиеся составной частью терминологии таджикского языка, имеет научное и историческое значение.

## **П. Рекомендации по практическому использованию результатов**

Данная диссертация имеет научное значение, т.к. направлена на теоретическое и практическое исследование одного из важнейших вопросов языкознания – терминоведения и культуроведческой науки – музееведение. Результаты, достигнутые в ходе исследования, можно широко использовать в изучении научных вопросов терминологии музееведения.

Музееведы, археологи, искусствоведы, особенно экскурсоводы и научные сотрудники музеев могут использовать данный материал в своей деятельности, как отраслевую рекомендацию, т.к слова и термины основных направлений деятельности музеев, особенно фондовая и экспозиционная деятельность, нашли свое чёткое толкование.

Для подготовки специалистов в музейной сфере в высших учебных заведениях Таджикистана, в частности в Государственном институте культуры и искусства Таджикистана им. Мирзо Турсунзаде и Государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни необходимо внести пункт о необходимости ввести дисциплину о музейной терминологии как учебного предмета для студентов.

## **Основное содержание диссертации изложено в следующих научных статьях:**

### **1. Статьи в журналах входящих в список ВАК РТ**

1. [1-М.] Зарипов, А. Н. Нақши истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ (Роль музейной терминологии в таджикском языке) / А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Вестник Национального университета Таджикистана), №4/3,(203), Душанбе, 2016. – С. 46 - 50.

2. [2-М.] Зарипов, А. Н. Иқтибосоти арабӣ дар истилоҳоти осорхонашиносӣ (Арабские заимствования в музейной терминологии)/ А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон(Вестник

Национального университета Таджикистана), №4/3, Душанбе, 2017. – С. 125 - 128.

3. [3-М.] Зарипов, А. Н. Истилоҳоти фондии осорхона ва вижагиҳои онҳо дар забони тоҷикӣ (Фондовые термины музея и их особенности в таджикском языке) / А.Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон (Вестник Государственного педагогического университета Таджикистана), №4,(81), Душанбе, 2019. – С. 77 - 81.

4. [4-М.] Зарипов, А. Н. Нигоҳе ба таърихи истилоҳоти осорхонашиносӣ (Взгляд на историю музейной терминологии / А. Н. Зарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Вестник Государственного университета Таджикистана), №8, Душанбе, 2019. – С. 87 – 89.

## 2. Другие научные журналы

[5-М.] Зарипов, А.Н. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти осорхонашиносӣ (Из истории изучения музейной терминологии / А. Н. Зарипов // Ахбори осорхонаи таърихии Вилояти Суғд (Вестник исторического музея Согдийской области, №5, - Ҳуҷанд, 2019. – С. 121-127.

[6-М.] Зарипов, А.Н. Вижагиҳои сарфии истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ (Морфологические особенности музейной терминологии в таджикском языке)/ А. Н. Зарипов // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон (Вестник Национального музея Таджикистана, №3, - Душанбе, 2021. – С. 21-29.

[7-М.] Зарипов, А.Н. Нақши ибора-истилоҳот дар ташаккули истилоҳоти осорхонашиносӣ (Роль фраза-терминов в формировании музейной терминологии) / А. Н. Зарипов // Ахбори Осорхонаи миллии Тоҷикистон (Вестник Национального музея Таджикистана, №4, - Душанбе, 2021. – С. 24-29.

## АННОТАЦИЯ

**диссертатсияи Зарипов Алишер Начмудинович дар мавӯи «Пажуҳиши вожагонӣ-маънӣ ва соҳтории истилоҳоти осорхонашиносӣ дар забони тоҷикӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст.**

Диссертатсия ба таҳқиқу омӯзиш ва таҳлилу баррасии хусусиятҳои вожагонӣ ва соҳторио маъноии истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ баҳшида шудааст. Аҳаммияти мавзуи таҳқиқшаванд дар он аст, ки истилоҳоти соҳаи осорхонашиносӣ ҳамчун як қисми таркибии истилоҳоти забони тоҷикӣ, аз ҷумлаи он масоile маҳсуб мешаванд, ки то кунун таваҷҷуҳи муҳаққиқону пажуҳишгаронро ба таври бояду шояд ба худ ҷалб накардааст. Албатта, чи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷиҳозӣ аз он як қатор таълифоте оид ба самтҳои гуногуни фаъолияти осорхонаҳо ба табъ расидааст, ки умдатан ҷанбаи илмӣ-оммавӣ доранд. Аммо аз нигоҳи забонӣ мавриди таҳлил қарор додани истилоҳоти осорхонашиносӣ то ҷое аз назари муҳаққиқон дур мондааст. Бинобар ин муҳим будани мавзуъ аз нигоҳи забоншиносӣ, мавриди таҳқиқ ва таҳлили соҳторӣ ва маънӣ қарор гирифтани истилоҳоти осорхонашиносӣ мебошад.

Дар диссертатсия маълумот оид ба назарияи осорхонашиносӣ, таърихи ташаккул ва пайдоиши истилоҳоти осорхонашиносӣ, таҳияи аввалин лугату фарҳангномаҳои осорхонавӣ бо забонҳои гуногуни олам, аз рӯйи хусусиятҳои вожагониву маънӣ ба ғурӯҳҳо табақабандӣ намудани истилоҳоти осорхонашиносӣ (истилоҳоти фондии осорхона, истилоҳоти экспозитсионӣ, истилоҳоти санъати тасвирӣ ва амалӣ, истилоҳоти бостоншиносӣ) ва шарҳу тафсiri онҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Диссертант ба масъалаи истилоҳоти иқтибосии осорхонашиносӣ, ки аз забонҳои дигар ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, диққати маҳсус дода, онҳоро ба иқтибосоти арабӣ, фаронсавӣ ва лотинӣ ғурӯҳбандӣ намуда, ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Инчунин нақш ва ҷойгоҳи калимаҳои сода, сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳот дар ташаккули истилоҳоти осорхонашиносӣ муайян карда шудааст.

Натиҷаи таҳқиқи диссертатсияро осорхонашиносон, бостоншиносон, санъатшиносон ва маҳсусан роҳбаладон ва ҳодимони илмии осорхонаҳо метавонанд дар фаъолияти кории худ ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди истифода қарор диханд, зоро вожаву истилоҳоти самтҳои асосии фаъолияти осорхонаҳо ба шакли возех шарҳу тафсiri худро ёфтаанд.

**Калидвожаҳо:** осорхона, ҷамъоварӣ, ҳифз, нигоҳдорӣ, экспозитсия, истилоҳот, калимасозӣ, ғурӯҳҳои вожагонӣ, санъати тасвирӣ ва амалӣ, бостоншиносӣ, фонд, намоиш, экскурсия, ҳуччатнигорӣ, истилоҳоти сода, сохта, мураккаб, ибора-истилоҳот, вожаҳои иқтибосӣ, лугат, лексика, таҳлили соҳторӣ-маънӣ, коллексия.

## АННОТАЦИЯ

**на диссертацию Зарипова Алишера Наджмудиновича на тему «Лексико-семантическое и структурное исследование музейной терминологии в таджикском языке», на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01. – Таджикский язык**

Диссертация посвящена исследованию, изучению и рассмотрению словообразовательных, структурных и смысловых свойств терминов музейной сферы. Значение исследуемой темы заключает в том, что терминология музейной сферы как составная часть терминологии таджикского языка, относится к проблемам, которые до сегодняшнего дня не привлекали внимания учёных и исследователей. Конечно и в Республике Таджикистан, и за его пределами написано ряд трудов по разным направлениям деятельности музеев, которые в основном имеют научно-общественный аспект. Но, с точки зрения языка исследование музейной терминологии желает лучшего. Поэтому важность темы с точки зрения языкоznания заключается в том, что нужно обратить внимание на исследование, структурный и содержательный анализ музейной терминологии.

В диссертации рассмотрены сведения о теории музееведения, истории формирования и появление музейной терминологии, составление первых музейных словарей на разных языках мира, классификация по тематическим группам (ТГ) и лексико-семантическим группам (ЛСГ), классификация музейной терминологии (фондовые термины музея, экспозиционные термины, термины художественного и прикладного искусства, археологические термины). Диссертант обращает особое внимание на вопросы вхождения заимствованных терминов музееведения из других языков в таджикский язык. Он разделил эти термины по группам: заимствованные слова из арабского, французского, латинского языках и провел исследование. Также определена роль и место простых, производных, сложных слов и фраз-терминов в формировании терминов музееведения.

Результаты исследования могут использовать в своей деятельности музееведы, археологи, искусствоведы и особенно экскурсоводы как отраслевую рекомендацию, т.к. слова и термины основной деятельности музеев чётко выражены и растолкованы.

**Ключевые слова:** осорхона (музей), чамъоварӣ (сбор), хифз (охрана), нигоҳдорӣ (хранение), экспозитсия, истилоҳот (терминология), калимасозӣ (словообразование), гурӯҳҳои вожагонӣ (группы слов), санъати тасвирӣ ва амалӣ (художественное и прикладное искусство), бостоншиносӣ (археология), фонд, намоиш (показ), экскурсия, хучҷатнигорӣ (документация), истилоҳоти сода сохта, мураккаб, ибора-истилоҳот (простые, производные, сложные, фразы-термины), вожаҳои иқтибосӣ (заимствованные термины), луғат (словарь), лексика, таҳлили соҳторӣ-маънай (структурно-смысовой анализ), коллексия (коллекция).

## **ABSTRACT**

**for the Dissertation of Zaripov Alisher Najmuddinovich on the theme of «Lexico-semantic and structural study of museum terminology in Tajik language», for the degree of candidate of philological sciences on the specialty 10.02.01. – Tajik language.**

The dissertation is devoted to the research, study and consideration of word-formation, structural and semantic properties of the terms of the museum sphere. The significance of the research topics lies in the fact that the terminology of the museum sphere, as an integral part of the terminology of the Tajik language, refers to issues that until today have not attracted the attention of scientists and the researchers. Of course, in the Republic of Tajikistan and outside of it, a number of works have been written in various areas of museum activity, which mainly have a scientific and social aspects. But, in terms of language, the study of museum terminology escaped from the attention of researchers. Therefore, the importance of this theme from the point of view of linguistics lies in the fact that it is necessary to pay attention to the study, structure and meaningful analysis of museum terminology.

The dissertation deals with information about the theory of museology, the history of formation and emergence of museum terminology, compilation of the first museum dictionaries in different languages of the world, grouping by words and meanings, classification of museum terminology (museum storage terms, exposition terms, terms of fine and applied arts, archaeological terms). The authors of thesis draws particular attention to the issues of entering the borrowed terms of museology from other languages into the Tajik language. He divided these terms into groups: borrowed words from Arabic, French, Latin and conducted the study. Also determined the role and place of simple, derivative, compound words and phrases-terms in the formation of museology terms.

The results of research thesis can be used in their activities by museologists, archaeologists, art historians and especially tour-guides as an advisory recommendation, because the words and terms of the main activities of museums are clearly expressed and explained.

**Key terms:** осорхона (museum), чамъоварӣ (collection), хифз (protection), нигоҳдорӣ (storage), экспозитсия, истилоҳот (terminology), калимасозӣ (word formation), гурухҳои вожагонӣ (groups of words), саъати тасвирӣ ва амалӣ (fine and applied arts), бостоншиносӣ (archeology), фонд, намоиш (show), экскурсия, хуччатнигорӣ (documentation), истилоҳи содда соҳта, мураккаб, ибора-истилоҳот (simple, derivative, complex, phrase-terms), вожаҳои иқтибосӣ (borrowed terms), луғат (dictionary), таҳлили соҳторӣ- маънӣ, (structural-semantic analysis), коллексия (collection).